

ТАХТИ

СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРӢ
ҲАДАФИ МОСТ!

Рӯзнома аз моҳи майи соли 1932
нашр мешавад
ШАНБЕ 29 сентябри соли 2018
№34-35 (8294)



ҚУБ ОД

Kubod36@mail.ru

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

МУЛОҚОТИ НАМОЯНДАГОНИ ХАЛҚ БО ҲАҶОЛОНИ НОҲИЯ

Рӯзи 14-уми сентябр вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шумули Садриддинзода Бадриддин ва Холиқзода Ҳақимҷон чихати шарҳу эзоҳи нуктаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарами Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Оли ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз бо интиҳобкунандагони худ дар толори маҷлисоҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дидору сӯҳбати ниҳоят самимӣ доир намуданд. Дар оғози сӯҳбат Холиқзода Ҳақимҷон паёми самимӣ ва бехтарин тамманиёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарами Эмомалӣ Раҳмонро ба мардум расонид. Аз сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллатро дар рушду ободонии диёр ҷонибдорӣ намуданашон бо хушҳолӣ изҳори сипос намуд.

Ҳ. Холиқзода зимни мулоқот бо интиҳобкунандагон оид ба ҳаёлияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нӯх моҳи сипаригардида гузориш дод.

Мавсуф дар идома афзуд: «Тӯли ҳаёлияти вакилии ҳеш дарк намудем, ки намояндаи халқ будан ҳам ифтихор ва ҳам масъулияти бузург аст. Барои ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои интиҳобкунандагон, мардуми оддӣ ва ҳалли мушкилоту муаммои рӯзгори шумо истифодаи тамоми воситаҳои мавҷуда тақозои вазиғанӣ бар дӯш доштаи мост.

Маҷлиси намояндагон дар ин нӯх моҳи ҳаёлият 42 ҷаласаи Шӯро ва 26 ҷаласаи Маҷлиси намояндагонро баргузор намуд, ки дар онҳо 162 санади меъёрии ҳуқуқӣ ва теъдоди зиёди шартномаҳои байналмиллалӣ қабул шуданд. Аз ҷумла 6 қонуни конституционӣ, 9 қонуни муқамал, 50 қонун оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо, 32 қонун оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳо, 53 созишнома, 1 қонвенсия, 3 шартнома, 5 протокол, 2 ёддошт, 2 барномаи давлатӣ, як стратегияи Ҳукумати ҷумҳурий ва нӯх қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чихати густариши равобитаи хориҷӣ ва ҳамкорӣҳои иқтисодии кишвар, даххо шартномаҳои байналмилалӣ ҷонибдори шуд.

Хушбаҳтона баъди интиҳоб шудани Шавкат Мирзиёев ба сифати Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон ва талошҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон муносибати ин ду кишварӣ ҳамсо ва дӯсту хуб гардида, 27 санади ҳамкорӣ ба имзо расид, ки яке аз онҳо дар дарёи Зарафшонӣ вилоти Сугд сохтани ду НБО мебошад. Он рӯз дур нест, ки бо ба истифода додани агрегати якуми НБО-и Рогун дар моҳи ноябри соли равон орзуи чандинсолаи мардуми Тоҷикистон ҷомаи амал пӯшад.

Масъалаи дигаре, ки зимни вохӯрӣ бо интиҳобкунандагон раду бадал гардид, таъкидҳои ҳамешагии Пешвои мухтарами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси аз ҳар вақта дида хушёру зирак будани ҳар сокини кишвар, ба ҷавонон омӯзондани ахлоқи ҳамида ва рафтори шоиста, назорати хулку атвории фарзандон дар заминаи Қонуни «Дар бораи мӯлияти падару модар дар тарбияи фарзанд» ва ваъзи ҷаҳонӣ имрӯз буд.

Зимни вохӯрӣ дар тавқияти ин гуфтаҳо Б. Садриддинзода вакили дигар аз ҳавзаи интиҳоботии рақами 30, ки як қисмати ноҳияи Қубодиён ва ноҳияҳои Шахритузу Н. Хусравро дарбар мегирад назаре чанд ибраз дошт. Номбурда таъкид намуд, ки ҳодисаҳои нагговари нисбати сайёҳони хориҷии ба дасти як гурӯҳ ҷавонони пайрави мазҳаби салафия ва таълимдидаи мактабҳои террористӣ ба қатл расида, ҳеч гоҳ руҳи мардуми бофарҳангу қавиירו ва меҳнатдӯсти Тоҷикистонро шикаста наметавонад. Дар баробари шарҳу эзоҳи нуктаҳои Пайём ба Омӯзиши илму донишҳои муосир ва роҳҳои татбиқи онҳо дар ҳайёт, ҳифзу ҳимояи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, арзишҳои миллӣ таҳкими ваҳдату дӯстӣ, иқдому дастгирии ташаббусҳои ватандӯстона, вусъати қорҳои ободонию созандагӣ дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30 солагии Истиқлолияти давлатӣ ва амсоли инҳо ибрази назар карда шуд.

Баъди анҷоми мулоқот вакилон бо масъулони мақомот дар давоми рӯз бо сокинони ҳамаи ҷамоатҳо дар саҳро бо хоҷагидорон вохӯрӣ доир намуданд.

Сайфуллозода Адолат
«Тахти Кубод»



РОҲҲО ПАЙВАНДГАРИ ДИЛҲО

Дар тӯли 27-сол дар мамлакат қорҳои зиёд амалӣ гардиданд, ки таҳкимбахши Истиқлолияти давлатӣ буданд. Аз ҷумла, чихати баромадан аз бунбасти коммунистсионӣ, ки яке аз се ҳадафи стратегияи Ҳукумати кишвар аст, роҳҳои пулҳо ва нақбҳо сохта шуданд ва робитаи миёни минтақаҳои кишвару мамлакатҳои ҳамсо таъмин гардид. Ин дар ҳоласт, ки пештар қариб шаш моҳ робитаи заминии қисматҳои алоҳидаи кишвар ба маркази канда мешуд. Ҳамин тарик, дар сохҳои соҳибистиқлолӣ бо сохтан, таҷдид ва азнавсозии зиёда аз 2000 км роҳ, 200 пул, 5 нақб ба дарозии 31 км, 21 долони зиддитармавӣ ба дарозии 3440 м/т ҷумҳурий ба татбиқи яке аз ҳадафҳои раҳой аз бунбасти коммунистсионӣ ноил шуд. Акнун роҳҳои ободу ҷавобгӯӣ ба стандартҳои байналмиллалӣ аз маркази кишвар то ҳатти сарҳад ба ҳама самт тӯл кашидаанд ва мардум бо шукргузори аз соҳибистиқлолии Ватан пайи қору рӯзгор осудаву оромона умр ба сар мебаранд.

Дар ноҳияи мо низ азнавсозии роҳҳои ҳудуди маркази ҷамоати ба номи У. Назаров дар доираи қорҳои ободонӣ ба истиқболӣ ҷашни бузургии Истиқлолият оғоз гардид. Бунё-

ду навосии роҳу пулҳои мошингард ва таҷдиди як қатор инфра-сохтори муҳими мамлакат, дар заминаи дастури супоришҳои мушаххаси Сарвари давлат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо руҳия ва ҳисси баланди миллӣ анҷом дода мешавад. Навсозии роҳи мошингард дар ҳудуди ҷамоати мазкур сохҳои инҷониб валангору ба таъмир ниёз дошт. Гарчанде ҳамасола тавассути рехтани сангрза қисман таъмир мешуд, аммо ин охири қор набуд ба ҷуз як назарфиребӣ.

Ба маврид аст зикр намудан, ки аз маркази ноҳия ба самти ҷамоати У. Назаров нақлиёти сокинони ҷамоати дехоти Заркамар низ дар равоу аст. Яъне таъмири ин роҳ ба мардуми ду ҷамоат ниҳоят муфид мебошад.

Тибқи нақшаи гуруҳи қорӣ бо сардори Одиёв Абдулмачид роҳбари Дастгоҳи раиси ноҳия, Имомализода Тураҳон сардори ҚДҲБМ, Саидзода Хуршед директори филиали №52-и Амонатбанк ва Тоҳиров Толиб масъули муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои мошингард дар ноҳия назорату суръати қорҳои ободониро дар ҳама самт ба роҳ монда иҷроиши босифати онро зери назорати доими гирифтаанд. Таъмири капиталии болопӯши 5 км роҳ, то 6 метр паҳноии қисмати

ҳаракати нақлиётро дар бар мегирад ва аз он 60 ҳазор аҳолии дехоти ҷамоатҳои И. Ниёзов, У. Назаров ва Заркамар (дар рӯзҳои Ҷумъабозор ва шанбе Искрабозор) истифода менамоянд.

Дар арафаи Рӯзи роҳсозон (таърихи 2-юми сентябр) ва истиқбол аз ҷашни Истиқлолият 1 км-и он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.

Ба иттилои раиси ҷамоати Юсупов Нурмуҳаммад таъмири қулӣ ва мумфаршсозии сифатноки роҳҳо аз ҷониби мутахассисони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳо иҷро шуда, дар ҷараёни он техникаҳои пуриқтидори роҳсозӣ ҷалб мекарданд. Бояд тазаккур дод, ки Тоҳиров Толибҷон роҳбари қорҳои мазкур ҳамзамон вакили мардумӣ дар деҳаи Меҳнатобод интиҳоб шудааст. Барои анҷоми қорҳои боқимонда аз боду ҳавои мусоид истифода намуда 540 тонна маҳсулоти асфалти тайёрро дар роҳ хобондаем. Боз 1000 тоннаи дигар барои захираи тайёр намуда истодаем. Бояд иқдор шуд ин роҳи мошингард, ҳанӯз сохҳои 70-ум 80-уми асри гузашта аз ҳисоби даромади қолхазҳо сохта шудаанд. Ҳамарӯза бо ҳамдасти сокинони маҳаллаҳо ва соҳибқорони ҳимматбаланд бо харчи 300 ҳазор сомонӣ қорҳои таъмири роҳ ва дар дигар самтҳо низ қорҳои ободонӣ рафта истодааст. Аз фурсати даст дода истифода намуда афзуданиям, меғӯяд Н. Юсупов. «Сокини деҳаи Чапарӣ соҳибқор, Тағоев Лазиз як бинои дорухона ва сартарошхона сохта мавриди истифода қарор дод, ки дар расми ифтитоҳи он раиси ноҳия З. Файзуллозода ва роҳбари гурӯҳи қорҳои ободонӣ, Вазир меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли иштирок доштанд».

Адолатҷӯ

МАШҒУЛИЯТҲОИ БОЗОМӢЗӢ ДОИР БА ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА

Дар асоси қарори раиси вилоти Хатлон ва нақшаи пуррагардонии Маркази таълимию методи Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудоғиби граждани дар вилоти Хатлон ва тибқи барномаи омӯзишии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудоғиби граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 20-21 сентябри соли 2018 бо ҷалби 20-нафар омӯзгорони фанни дифой қарбӣ дар ҷамоати дехотӣ Тахти Сангин, аниқтараш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №27, 28 машғулиятҳо доир ба ҳолати фавқулода ва мудоғиби граждани гузаронида шуд. Мақсади гузаронидани чунин машғулиятҳои омӯзишӣ ин пеш аз ҳама омода намудани аҳоли ба ҳар гунна ҳолатҳои фавқулода мебошад.



А. Намоззода, сардори бахши
РКҲФ дар ноҳияи Қубодиён.

СОҲИБКОРӢ ВА САРМОЯГУЗОРӢ ҶАЛАСАИ ШӢРОИ МАШВАРАТӢ

Дар толори хурди маҷлисохи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия Шӯрои машваратӣ оид ба бехтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ бо иштироки раиси ноҳия, муовини соҳаи маънавият котибот ва ҳайати аъзоёни Шӯро аз ҳисоби мудирони бахшу шӯъбаҳои дастгоҳи раиси ноҳия, сардорони идораву ташкилотҳо, инчунин чанд тан аз ҳисоби роҳбарони ташкилотҳои ҷамъиятӣ баргузор гардид.

Нахуст раиси Шӯрои машваратӣ оиди бехтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ раиси ноҳия Файзуллозода Зафар баромад кар-

да дар хусуси муҳайё намудани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар ин самт, дастгирии бахши хусусӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва маҳаллӣ ба иқтисодиёти ноҳия, ба имзо расидани қарори раиси ноҳияро аз 23.04. соли 2017, № 170 ёдовар шуданд. Зимни суҳанронии хеш фаъолияти кори Шӯроро ҷиҳати камфаъолияти бахши сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ғайриқаноатбахш арзёбӣ намуданд. Дар оғоз аз рӯи масъалаи якуми рӯномаи роҳбари ҶДММ-и «Мавлуда» Мавлуда Турғуноваро яқдлона котиби масъули Шӯрои машваратии назди раиси ноҳия интиҳоб карданд. Умед ба

он бастанд, ки дар минбаъда самтҳои қору фаъолият дар асоси нақшаи чорабиниҳо мушаххас ва баррасӣ мегардад.

Дар идомаи кори Шӯро муовини раиси ноҳия Тоҷинисо Шарипова дар мавзӯи эълон гардидани «Соли 2018-Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ» ва дар ин замина ба қайд гирифта шудани 103 оилаи ҳунароманд, самти фаъолияти онҳо маълумоти муфасссал ироа дошта 18 адад ёдгориҳои таърихӣ дар ноҳия мавҷуд бударо яке аз воситаи маъмултарини ҷалби сайёҳон донистанд.

Ҳамин тавр дар ҷаласаи оянда баррасии масъалаҳои омӯзишии вазъи фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сохтмони иншоотҳои нотамои тасдиқ гардид.

Адолатбону Сайфуллозода.

СОҲИБКОРОН ДАР ҲУЗУРИ РАИСИ НОҲИЯ



Таърихи 13-уми сентябр дар доираи таҷлили чорумин солгарди Рӯзи соҳибкорон мулоқоти раиси ноҳия бо соҳибкорон доир гардид. Пеш аз оғози чорабиниҳои мазкур дар роҳрави назди маҷлисохи мақомоти намоиши ҳунароҳои соҳибкорони маҳаллӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Раиси ноҳия Файзуллозода Зафар, ҳамроҳ бо роҳбари гуруҳи таблиғотӣ оид ба ободонӣ ва омодагиҳо ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли Тағойзода Сумангул, намоёнҳои мақомоти иҷроияи вилояти Хатлон, сардори Раёси рушди иқтисод ва савдо Мирзоев Д ва дигар меҳмонон зимни шиносӣ бо намоишгоҳи ҳунароҳои мардумӣ нахуст маҳсули дастони занону духтарони қолину гилембофи корхонаи «Биби Ҳалима»-ро бо майлу рағбат тамошо карданд.

Ба 15 намуд яхмосҳои корхонаи соҳибкор Бахтиёр Раҳимов, ки 10 сол инҷониб фаъолият мекунад ва дар мавсим ғайр аз дӯконҳои яхмосфурӯшии ноҳияи Қубодиён ҳамсояноҳияҳоро низ таъмин месозад баҳои баланд доданд. Ба намоишгоҳ дару тирезаҳои пластикии маҳсули корхонаи сокини деҳаи Чорбоғ, Ҷамоати деҳоти И.Ниёзов Примов Улугбек, ки мувофқиқи талаботи давру замон ниҳоят серхаридор аст ва тибқи маълумот ӯ маҳсулоти онро тавассути тоҷирони душанбегӣ аз Туркия ворид менамудааст, пешкаш гардида буд.

Инчунин маҳсулотҳои исехсоли корхонаи «Насими Раҳим», ки дар мавсим ба банду басти дар як рӯз аз 500 то 1000 зарфи шишагин помидору бодиринг, нушобаи хуч ва мураббоҳои мевагӣ барои захираи замстон машғуланд, диққати бинандагонро ба худ ҷалб намуд.

Мухандиси корхонаи «Аввалин» Ҷаъфар Сулаймонов дар хусуси аз решаи ширинбояи ҷӣ тавр тайёр намудани хока барои доруворӣ ва аз экстракти он брикети сӯзишворӣ, ки имсол ба МТМУ-ҳои ноҳия ба миқдори 100 тонна шартнома бастаанд, инчунин сари вақт коргарони корхонаро бо музди маоши миёнаи аз 600 то 1400 сомонӣ таъмин менамуданд, маълумоте чанд ироа дошт.

Сари либоси хушдӯхти мактабӣ бо нархи дастрас маҳсулоти дастони ҳунаромандони корхонаҳои дӯзандагии «Мавлуда» (роҳбараш Мавлуда Турғунова) ва «Мастура» (Мастура

Авезова) тамошобобу шоёни муаррифӣ кардан буд, ки муҳбири мо дар хусуси қору фаъолияти ҳар кадоми онҳо маълумотҳои лозимиро ҷамъоварӣ намуд.

Баъди тамошои намоишгоҳи ҳунароӣ воҳурӣ бо соҳибкорон сурат гирифт. Раиси ноҳия нахуст аз ваъзи қору фаъолиятҳои пурсон шуда, ҳамзамон бо суолу пурсиш ва пешниҳоди дархости иддае аз соҳибкорони маҳаллӣ аз қабилӣ Хучакулова Заркокул, иқтисодчӣ сокини ҷамоати деҳоти Навобод, Нурматов Мансур ҷамоати деҳоти И.Ниёзов, деҳаи Чорбоғ, ки иқдом намудааст як маҷмааи савдои 2-ошёна бисозад, Бахтиёр Раҳимов бунёди боғи актратсиониро ният намудааст ва дигар роҳбарони хоҷагиҳои деҳқониву раисони маҳаллӣ посухҳои мушаххас доданд. Баъдан раиси ноҳия аз саҳми бузургии соҳибкорон дар таъмини рушди ноҳия, беҳдошти рӯзгори зиндагии мардум ёдовар шуда, дар баробари ин аз соҳибкорон даъват ба амал овард то дар ободонии маркази ноҳия хиссагузорӣ карда, ба ятимону эҳтиҷмандон дастӣ кӯмак дароз намуда, дар арафари иду ҷашнҳои зимни фурӯшӣ маҳсулот эътидоли нархҳои риоя ва тибқи талаботҳои санитарӣ-беҳдоштӣ дар қорҷӯбаи қонунҳои амалкунанда савдои ҳудро на дар қадӣ кӯча, балки дар дохили бозор роҳандозӣ намоянд.

Сипас, шахси воломақом Тағойзода Сумангул дар ҳамоиш, ҳамчун роҳбари гуруҳи таблиғотӣ баҳшида ба ҷашни 30 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати қорҳои созандагӣ, бунёдқориву ободонӣ, яъне то 9-сентябри соли 2021 дар сатҳи баланди омодагӣ пешвоз гирифтани ҷашни бузургии миллиро дар қаламрави ноҳия ҳамаҷониба густариш бахшиданро бори дигар таъкид доштанд.

Мавсуф афзуданд, ки дар давоми се соли дар пеш истода зарур аст, ки дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, шаҳраку деҳот таъмиру азнавсозии муассисаҳои томақтабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, марказҳои саломатӣ бо таваллудноҳаҳо барои на камтар аз 10-15 кат ва ҳучраҳои маҳсули анҷом додани хатна, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, китобхонаву ҳаммом бо саргарошхонаву қошонаи ҳусн, боғу гулгаштҳо ва ҷойҳои сайру истироҳати оммавӣ, қорхонаҳои истеҳсолӣ, бо оби ошомидани таъмин намудани аҳолии деҳаҳо, таъмири роҳи байни деҳаҳо, шинондани ниҳолҳо ва бунёди боғҳои нав аз ҷумлаи қорҳои ободоние мебошад, ки ба истиқболи ин ҷашни бузургии милли анҷом додани он ҳатмӣ ва бар дӯши ҳар як сокини бо нангу ор аст.

Дар хотимаи воҳурӣ, ки дар фазои озоду ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифт, раиси ноҳия З.Файзуллозода ва гуруҳи меҳмонон, бо ҳадафи ниҳони хеш фаҳмондани дастуру супоришҳои Пешвои миллат ба соҳибкорон дар қору фаъолияти минбаъдаашон барору қомеъӣ таманно намуданд.

Адолат Сайфуллозода,
«Тахти Қубод»

22 СЕНТЯБР - РӯЗИ РӯДАКӢ



Бунёдгузори адабиёти форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 858 дар деҳаи Панҷрӯд, ки яке аз тобеоти Самарқанд буд, ба дунё омадааст. Аз ин рӯ дар баъзе маъхазҳо вайро Рӯдакии Самарқандӣ низ мегӯянд. Хизматҳои дар таърихи фарҳанги халқи тоҷик басо бузург буда, вай аввалин суҳанварест, ки таҷрибаҳо ва муваффақиятҳои гузаштаи ҳудро дар соҳаи адабиёти форсу тоҷик ҷамъбааст кардааст. Устод Рӯдакиро муосиронаш ва суҳанварони баъдина бо унвонҳои ифтихории Одамушшӯро, Қофиласолори назми форсӣ, Соҳибқирони шоирон, Султони шоирон, Муқаддимушшӯро ва мисли инҳо ёд карда, ҳамчун сардафтар ва асосгузори адабиёти форсу тоҷик эътироф кардаанд. Рӯдакӣ шоири пурқор ва сермаҳсул буда, аз синни 8 - солагӣ ба эҷод қардан шурӯъ намудааст. Ба ғайр аз ин вай истеъдоди бузург дошт, ки дар муддати кӯтоҳ асарҳои қалонҳаҷро эҷод мекард. Осори бадеиву таърихӣ вайро Муҳаммад Авфии Бухороӣ дар "Лубоб - ул - албоб" сад дафтар ва Асади Тӯсӣ як сад ҳаштод ҳазор байт гуфтааст. Мутаассифона аз ин осори бузургии шоир то замони мо дар ҳудуди ҳазор байт боқӣ мондаасту бас. Вале ҳамин миқдори кам низ аз нубуғи шоирӣ ва қудрати бузургии эҷодқории устод Рӯдакӣ дарак медиҳад. Лозим ба ёдоварист, ки тибқи Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба рӯзи 22 сентябр дар сар то сари кишварамон ҳамчун Рӯзи Рӯдакӣ бо шукӯҳи шаҳомат таҷлил карда мешавад. Ин иқдоми пешгирифтаи Ҳукумат эҳтиром ва сипосгузори нисбати бузургони миллатамон буда, барои боз ҳам дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ қардани илму фарҳанг ва ҳунари волои халқамон мусоидат мекунад. Вобаста ба ин санаи муҳим дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 50-и деҳаи Чимғилиши ҷамоати деҳоти "Заркамар" ҷамъомади илмӣ адабӣ бо иштироки хонандагон, омӯзгорон ва намоёнҳои аз қумитаи падару модарон баргузор гардид. Дар он нахуст сарвари муассиса Юлдошева Раъно ба суҳан баромада, ҳозиринро ба ин рӯзи муҳим табрик намуд. Сипас омӯзгори фанҳои забон ва адабиёти тоҷик Ҷалолов Раҷабалӣ оиди рӯзгор ва эҷоди сарвари шоирон Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маълумоти муфасссал дод. Дар ин қорабинӣ хонандагон аз эҷодиёти шоир шеър қасида ва рубоӣ эҷод кароат намуданд, ки бисёр қолибу дидани буд. Ин маҳфили адабиёти лаҳзаҳои мусиқӣ, ки аз тарафи хонандагон бо роҳбарии бевоситаи ташкилотчи муассиса Қаниев Соҳибқорон иҷро мешуданд, боз ҳам зиннатро таровати тоза бахшид.

Маҳмудҷони Абдулаҳад
«Тахти Қубод»

(БА ИФТИХОРИ ТАҶЛИЛИ «РӯЗИ РӯДАКӢ»)

Писандиданд 3-ӯ таъби закиро
Писанд омад қаломат бар диле чанд,
Туру овард Наср охир Самарқанд.
Ба савти дилфаребу назми буро,
Ба роии Балғамӣ рафти Бухоро.
Туи бар шоирони мо саромад,
Ба завқ омад зи назмат Насри Аҳмад.
Шудӣ бар шоирони давр сарвар,
Ба шоҳанишох надиму дусту ёвар.
Сафар қарди ба Марғу ҳам Нишопур,
Намудӣ дар Харӣроҳат дили пур.
Аҷаб ҳубу дилоро буд табиат,
Дили шаҳро рабуда дар ҳақиқат.
Писанд омад ба шох мулки дилоро,
Накардӣ ёд чанде аз Бухоро.
Ҳама мушторӣ аҳли байту фарзанд,
Ба гӯши Рӯдакӣ гуфтанд ин панд.
Бикун бо шеър қалби шох равшан,
Биёяд бар сари ӯ фикри меҳан.
Шунда шеъри «Бӯи ҷӯи Мулӣён»,
Амир рахти сафар басти ба як он.
Бидода шаҳро ороғу торо,
Ки охир шох ояд бар Бухоро.
Ҳама таҳсин намуда Рӯдакиро,
Писандиданд 3-ӯ таъби закиро

Шералӣ Шехвали

ШОД БОДО РӯҶИ ТУ АӢ РӯДАКӢ

Шӯҳрати Сомониён бардоштӣ,
Дар ҷаҳон тухми насиҳат қоштӣ,
Некӯ меросе ба мо бизиштӣ,
Шод бодо рӯҶи ту ай Рӯдакӣ.
Панди ту бар мо расида бегазанд,
Гуфтаи ашғори ҳубу дилписанд,
Шеърро мондӣ ба қурси баланд,
Шод бодо рӯҶи ту ай Рӯдакӣ.
Ҷун намуди шоиронро сарварӣ,
Рафт боло шӯҳрати шеъри дарӣ,
Дар бузургӣ аз ҳама болотарӣ,
Шод бодо рӯҶи ту ай Рӯдакӣ.
Гар замона ҷашмҳоят қур қард,
Гар туро аз зодгоҳат дур қард,
Лек ашғорат туро машхур қард,
Шод бодо рӯҶи ту ай Рӯдакӣ.

Сайидмӯъмини Маҳмуд,
омӯзгори МТМУ №36

5 ОКТЯБР-РЎЗИ ЗАБОН

ШИРИНУ НОБ АСТ

Забони тоҷикӣ ширину ноб аст.
Забони шеъру маъниву китоб аст.
Забони тиббӣ Синои бузургам,
Давои дарду ранҷу изтироб аст.
Қаломӣ Рӯдакӣ дар санъати назм,
Сафобахшанда мисли офтоб аст.
Ғазал аз Ҳофизу Бедил бихонем,
Суханро мадду қазру табу тоб аст.
Ба шеъри ноби Фирдавсӣ назар кун,
Ватандӯсти ӯ беш аз ҳисоб аст.

Дихӣ ар лафзи худ рушду тако-
мӯл,
Бароят беҳтарин кори савоб аст.

ДАР ҲИФЗИ ЗАБОН

Пояи миллат забонро бишморем,
Эҳтиромиро ба ҷо меоварем.
Гарчӣ ўро ҳаст таърихи кӯҳан,
Ҷони худро баҳри ҳифзиш биспо-
рем.

Шералӣ Шехвалӣ

ОМУҶИШИ ЗАБОНИ ТОҶИКИ
ДАР МУАССИСАҲОИ ДАВЛАТӢ

Имрӯз илм собит наму-
дааст, ки забони тоҷикӣ дар
асрҳои 9-10 ташаккул ёфтааст.
Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои
бостонӣ ва соҳибхати олам
буда, нависандагон ва дониш-
мандони оламшумул, мисли
Рудакӣ, Фирдавсӣ, Абуали ибн
Сино, Бедил, Носири Хусрав,
Қамоли Хучандӣ, Ҳофиз, Саъдӣ,
Аҳмади Дониш, Айнӣ ва ди-
гарон бо ин забони пурҳикмат
эҷод намуда ба тамоми дунё
муаррифӣ намуданд.

Президенти кишварамон

мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
суханронии худ қайд намуданд,
ки «Дар Осиёи Марказӣ ва дунё
забон волотарин меросест, ки аз
1000 солаҳои дур ҷун дурдонаҳои
пок то давлати соҳибистиклоли
тоҷикон омада расид».

Барои он забони модарӣ
меғӯем, ки он аз табиати шири
модар бар меояд.

Чи гунае, ки шоир меғӯяд:

Заҳр бодо шири модар

бар касе,

К-ӯ забони модарӣ гӯм

кардааст.

(Лоик Шералӣ)

Бояд қайд кард, ки пеш аз
омӯхтани забонҳои хориҷӣ,
забони модарии ҳудамонро
мустаҳкам омӯзем.

Ҳар кас ба забони худ сухан-
дон гардад.

Омӯхтани сад забон осон
гардад.

Шумоёнро ҳамдиёрони азиз-
ро бо Рӯзи забон табрик гуфта
ба яқояки шумо тани сихат ва
умри дароз таманно дорам.

Жуманазаров Рустам,
муовини директори
МТМУ №18.

БА НОМГУЗОРИИ МИЛЛӢ ТАВАҶҶУҲ МЕБОЯД

Дар баробари забони миллий
риояи анъанаю сунатҳои неки
ниёгон, арҷгузорӣ ба миллат ва
эҳтиром ба расму оинҳои он вазифаи
ҳар як шаҳрванди ба нангу ору
механпараст маҳсуб меёбад. Ному
номгузории миллий яке аз суннатҳои
миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Бо
соҳибистиклол гардидаи давлату
миллат бо шарофати Эмомалӣ
Раҳмон фарзанди фарзонаи миллат
бозгашт ба асли хеш огоз гардида,
бо фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон соли 2008-ум соли забони
тоҷикӣ эълон ва дар ҳамбастагӣ
бо 1150-солагии устод Рӯдакӣ дар
ҳама ғӯшаҳои ҷумҳурӣ бо шукӯҳу
шаҳомати хоса таҷлил гардид. Дар
даврҳои соҳибистиклолии кишвар
5 октябри соли 2009 Қонун «Дар
бораи забони давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон» қабул ва рушду нумӯ
ёфт, номгузории миллий низ ривочу
равнаки тоза пайдо кард. Бо иброду
ифодаи Пешвои миллат мухтарам
Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллий
симо ва пайкари миллати мо мебо-
шад. Аз ин рӯ ин симо бояд зебо ва
пайкар тавоно бошад».

Тайи ин солҳо забони тоҷикӣ дар
мақоми забони давлатӣ дар қорҳои
сиёсату иҷтимоӣ ва иқтисодиву
фарҳангӣ мақому мартабаи олиро
касб кардааст. Дар ҳар даври аср
эҳтиром ба забони миллат эҳтиром
ба миллату давлат маҳсуб меёбад.
Шоир ҳам бо самимияти хоса фар-
мудааст:

Забони халқи мо лафзи

дарӣ аст,

Ба тоҷикӣ забони модарӣ аст.

Ҳар он ки дӯст дорад давлати

худ,

Биомӯзад забони миллати худ.

Ба ин масъала аз ҷониби
шаҳрвандон ва роҳбарони ташки-
лоту муассисаҳои дахлдорӣ ноҳия
таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда меша-
вад.

Дар бастагӣ ба ин мавзӯ
ҳаминро қайд намуданиам, ки
бахши САҲШ-и ноҳия дар нӯҳ



моҳи сипарӣи шуда ба 4425 нафар
шаҳрвандони синну соли гуногун
хуччати тасдиқунандаи ному насаб
додааст, ки аз ин миқдор 1160 адади
он тариқи номгузории миллий сурат
гирифтааст.

Тибқи нишондоди оморӣ дар 9
моҳи соли равон 3320 нафар тифло-
ни навод тариқи номгузории миллий
хуччатгузорӣ карда шудаанд. Дар
бобати номгузории миллий кишроҳи
зиёиён ва хизматчиёни давлатӣ,
ки 84 нафарро ташкил медиҳанд
пештоз ва намунаи дигаронанд.
Мо умед бар он дорем, ки дар
кӯтоҳтарин фурсат онҳо дар микёси
ноҳия ташаббусро ба даст гирифта
фаёл буданашонро амалан собит
месозанд.

Мутафаккири Ғарб Ливиннус
Вернер дар хусуси забон ё лисони
форсӣ фармудааст: «Ман лутфи за-
бони арабӣ, ҷазобати забони турки-
ро ситониш мекунам, вале ширинии
забони форсиро ба ростӣ мепара-
стам».

Кунем коре, ки бошад

зинда ҷун ҷон,

Забони тоҷикӣ дар

Тоҷикистон.

Ҷашни забон, муборак
ҳамдиёрони ғиромӣ!

Қурбонзода Бахтиёр,
муdiri САҲШ-и ноҳияи
Қубодиён

СИМОИ ҲАЗРАТИ БУРҲИ ВАЛӢ ДАР
ФАРҲАНГИ МАШРИҚЗАМИН

Ватани азизамон Тоҷикистон бо до-
штани табиати дилфиреб, маконҳои
таърихӣ, зиёратгоҳҳо, минтақаҳои сайёҳиву
истирохатӣ ва боду ҳавои мусоид ҷи дар
минтақа ва ҷи дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ
шуда, мақому манзалати волоеро касб
кардааст. Дар ин ҷо дар як вақт ме-
тавон чор фасли солро мушоҳида
кард. Масалан, агар дар моҳи июн
дар минтақаҳои Хатлон тобистон бо-
шад, дар Рашту Бадахшон баҳор аст.
Ҳатто дар гармои тобистон ҳам дар
минтақаҳои баландқуҳ зимистон-
ро мушоҳида кардан мумкин
аст. Гуногунии табиати диёра-
мон хело мафтункунанда буда, дер



боз диққати сайёҳони
дохилӣ ва хориҷиро
ба худ ҷалб карда-
аст. Бахусус, ҷойҳои
таърихӣ ва маконҳои
зиёратии он ҳамарӯза
серодам буда, аз
эътиқоду дилбаста-
гии мардум дарак
медиханд. Минтақаи Ваҳё дар замонҳои
қадим аз лиҳози тақсимои маъмурӣ-ҳудудӣ
марбути шохигарии Дарвоз ва то ба сари
қудрат омадани Ҳукумати Шӯравӣ марбут ба
бекигарии Дарвози аморати Бухоро буд, вале
аз лиҳози ҷуғрофӣ минтақаи хос ва алоҳида
ба шумор мерафт, ки имрӯз низ ҷунин аст.
Табиати зебо, қуҳҳои осмонбус, чашмаҳои
мусаффо ва шохобҳои шуҳи дарёи Хин-
гоб ин маконро ба як мулки афсонавӣ таб-
дил додаанд, ки диққати ҳар як бинандаро
ба худ ҷалб мекунад. Дар ин ҷо мавзеҳои
таърихӣ, ҷойҳои муқаддас ва зиёратгоҳҳо
хеле зиёданд. Агар дар бораи ҳар яки онҳо
гуфта гузарем, суҳан ба дарозо мекашад.
Аз ин рӯ барои хонандаи азиз ва нуктасанҷ
меҳохем ба таври мухтасар дар бораи яке аз
ин мавзеҳои муқаддас ва таърихӣ - мазори
ҳазрати Бурҳи Валӣ ва шахсияти он маълумот
дихем. Ин макони муқаддас тахминан
140-150 км дуртар аз маркази ноҳияи Сангвор
(собиқ ноҳияи Тавилдара) дар сарғаҳи яке аз
шохобҳои Хингоб - Оби Мазор ҷойгир аст.
Симои Бурҳи Валӣ ҳамчун шахсияти таърихӣ
садсолаҳо боз мавриди тавачҷуҳи аҳли эҷод
қарор гирифтааст. Мувофиқи сарчашмаҳо
авваллин маълумотҳо дар бораи вай дар ки-
тоби "Қут-ул-қулуб" - и Абӯ Толиби Маккӣ
(вафоташ 996-и мелодӣ) оварда шудааст, ки
яке аз қадимтарин сарчашмаҳои хаттии та-
саввуф ба ҳисоб меравад. Дар ин китоб оиди
дар замони ҳазрати Мусо(а), яъне зиёда аз 3
ҳазор сол пеш зиндагӣ кардани Бурҳи Валӣ
ва қиссаи муноҷот кардан ва талаби борон
кардани вай аз Худованд маълумотҳои ҷолиб
оварда шудаанд. Баъдтар дигар шуаро ва ула-
мои тасаввуф, мисли Шайх Аттор, Мавлоно
Ҷалолиддини Балхӣ, Муҳаммади Порсо, Мир
Саид Алии Ҳамадонӣ, Мавлавӣ Ҷунунӣ ва
дигарон дар осори худ дар бораи Бурҳи
Валӣ маълумот додаанд. Ханӯз дар ибтидои
солҳои 30-юми асри гузашта олими рус Н.А.
Кисляков дар бораи вучуд доштани дастха-
те таъкид карда буд, дар он оиди Бурҳи Валӣ
маълумоти бештаре вучуд дошт. Вай инчу-
нин гуфта буд, ки дар ин дастхат номи 14 на-
фар мутававалии мазори Бурҳи Валӣ дарҷ шу-
дааст. Хушбахтона баъдтар ин дастхат пайдо
шуда, мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Дар
натиҷа олимони Институти шарқшиносӣ ва
мероси хаттии академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон маълум намуданд, ки дастхат
дар охири асри 19 аз рӯи датхати қадимтар
нусхабардорӣ шудааст. Вай аз 63 саҳифа иборат
буд, дар бораи падару модар, хоҳару бародар
ва ба Кухистон омадани ҳазрати Бур-

ҳи Валӣ маълумот медиҳад. Дар саҳифаҳои
58-61 - и он номи 36 мутававалии оромгоҳи
бузургвор қайд гардидааст. Аз ин дастхат
маълум мегардад, ки ҳазрати Бурҳи Сарма-
сти Валӣ дар замони ҳазрати Мусо(а), яъне
зиёда аз 3 ҳазор сол
пеш зиндагӣ кар-
дааст. Падараш
Ҳошими Ҷабалӣ
яке аз набераҳои
ҳазрати Шис(а)
буд. Модараш Бибӣ
Ҷамилаи Арафотӣ
ном дошт. Бур-
ҳи Валӣ 3 бародар
дошт, ки дар
Арафот зиндагӣ ме-
карданд.

Баъди онҳо, ки падарашон вафот мекунад, онҳо
аз мардум ранҷу озор мебинанд ва ба сабаби
ин тарки Ватан карда ба Рум мераванд. Аз
он ҷо ба банди Кобул меоянд ва яке аз ба-
родаронаш вафот мекунад. Сипас ба Толиқон
меоянд, ки баъди ҷанде бародари дигараш
низ вафот мекунад. Бурҳи Валӣ ҳамроҳи мо-
дараш ба замини шаҳри Бо мераванд ва 11
сол он ҷо зиндагӣ мекунанд. Баъд модараш
низ вафот мекунад. Ҷанде пас модарашро
дар хоб мебинанд, ки ба ӯ хитоб карда меғӯяд:
"Туро рухсат додам. Ҳар кучо, ки хоҳӣ бирав."
Бурҳи Валӣ он ҷоро тарк карда ба мавзеи
Боршиди водии Ваҳё меояд. То он рӯзе, ки
Бобои Ҳоҷӣ ўро ошкор кард, 40 сол дар зери
дарахти чибарғ ба зикри Ҳақ машғул буда-
аст...

Дар бораи чигунагии бунёд кардани
мақбараи Бурҳи Валӣ нақлу ривоятҳои зиёде
мавҷуданд, ки мо дар ин ҷо барои он ки
суҳан дароз нашавад, аз овардани онҳо сар-
фи назар мекунем. Ҳазрати Бурҳи Сармасти
Валӣ байни халқҳои Осиёи Миёна ва бе-
рун аз он шуҳрату маҳбубияти зиёде дорад.
Мардуми ўзбек вайро бо номи Бурҳавлиё,
Девонаи Бурх, қазоқҳо - Шайх Бурҳдемона,
туркманҳо - Бурқут - Бобо, Бурқут - дево-
на ва "Пири борон", арабҳо - Бурҳи асвад ё
"Арраҷулуасвад" ва тоҷикон бо номи Ҳазрати
Бурҳи Сармасти Абдоли Валӣ ёд мекунанд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки Ҳукумати киш-
варамон нисбат ба мавзеҳои таърихӣ, ҷойҳои
муқаддас ва зиёратгоҳҳо тавачҷуҳи хоса
дошта, барои ободу зебо кардан ва тозаю озо-
да нигоҳ доштани онҳо доимо ҷораандешӣ
мекунад. Аз рӯи баъзе маълумотҳо айни
ҳол дар Тоҷикистон бештар аз 2 ҳазор
осори таърихиву фарҳангӣ - оромгоҳҳои
қадим, харобаҳои шаҳрҳо, қалъаҳо,
манораҳо, масҷиду мадрасаҳо мавҷуд аст.
Дар миёни онҳо Тахти Сангин (асрҳои 4 - 1 -
и пеш аз мелод), Панҷакенти бостонӣ (асрҳои
8 - 5), маъбади буддоии Ачинатеппа (асрҳои
8 - 7), Шахристони Бунҷақат (асрҳои 10 - 9),
шаҳри Хулбук (асрҳои 11 - 9), мадрасаҳои
Ҳоҷа Машҳад (асри 12), масҷиди Мавлоно
Яъкуби Ҷарҳӣ (асрҳои 15 - 16), Қалъаи Ҳисор
(асри 19), қалъаи Ямун ва ҷандин мавзеҳои
дигар ҳастанд, ки аз лиҳози бостонӣ, таърихӣ
ва меъморий ҳамчун осори пураарзиш ба ҳисоб
рафта, аҳамияти ҷаҳонӣ доранд. Ҳамаи ин аз
фарҳанги бою рангин ва қадима доштани
халқи мо дарак медиҳад, ки ин дар ҳақиқат
боиси фахру ифтихор аст.

Маҳмудҷони Абдулаҳад
"Тахти Қубод"

ЯКШАНБЕИ ҲАФТАИ АВАЛИ МОҲИ ОКТЯБР-Рӯзи касбии омӯзгорон

МАШҶАЛОНИ МАОРИФ

Тақдири насли миллат бар зиммаи ту бор аст,

3-ин бештар ба дунё дигар чӣ эътибор аст.

Омӯзгор он гоҳ мамнуну бахтиёр аст,

Шогириди бовафояш бар халқ эътибор аст.

Меҳру муҳаббати беандоза ба касб,ҳамқадами замон будан,ояндабинӣ, бо ғами пешрафти соҳа зистан Зоя Зокирова ба чунин муваффақиятҳо мушарраф гардондааст. Як риштан хело мустаҳкам муҳаббат ба касб аз маърифатгоҳи барояш хеле мукаддас, МТМУ-и рақами 2, ки таълим дар он бо забони русӣ чараён мегирифт ва бо устодони ин боргоҳи илму адаб пайванди ногусастани дорад.

Барои чомеаю давлат омӯзгор ва шахсияту қору фаъолияти босамари он басо муҳиму арзишманд ва сарнавиштсоз мебошад. Маҳз бо воситаи муаллим умед ба ояндаи хушбахтонаи насли наврас бештар мегардад.Дар ҳақиқат омӯзгор тарбиятгари наслҳои ояндасозии миллат ва давомдиҳандаи анъанаву сунатҳои пурифтихори миллӣ буда, бо нури хираду заковати олий имрӯзу фардои моро фурузонуну мунаввар месозад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президент Чумхурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон хизмати омӯзгорро кадр мекунад, мақоми ӯро баланд медонанд,ки сухани зеринашон гувоҳи раднопазири ин даъвост:

«Омӯзгор дар меҳвари соҳаи

МУҲАББАТ ВА МУВАФФАҚИЯТ



маориф қарор дорад ва сатҳу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онҳо маҳз ба донишу таҷриба, малакаву маҳорати касбӣ, усули таълим ва дигар паҳлуҳои фаъолияти шахсии ӯ вобастагӣ дорад.

Соҳиб шудан ба касби омӯзгорӣ ханӯз дар аёми наврасию мактабхонӣ дар меҳрхонаи қалби Зоя Зокирова таҳрезӣ гардида буд. Чунон ки мегӯянд, «Зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд».

Ҳамин тавр аввалин устодонаш Фирӯза Утаевна, Гулдар Ҳамидовна, Валентина Владимировна,ки дар симои ӯ орзуи дидани муаллимаи ояндаро мекарданд, чомаи амал пӯшид.

Муддате малакаву таҷрибаи

дил ба самти пойтахт роҳ пеш гирифт ва шомили факултат забон ва адабиёти русии Типриал, ҳозира донишгоҳи давлатии забонҳо ба номи Сотим Улугзода гардид.

Дилипуриаш дар забондонияш буд. Азбаски модараш украинка рустаборанд,онҳо се хоҳару як бародар ханӯз аз хурдсолӣ дар оила бо ду забон, русӣ ва тоҷикӣ муошират менамуданд.

Аз солҳои авали донишҷӯӣ ӯ хеле бо ҷидду ҷаҳд таҳсил карда, барои сазовор шудан ба баҳои баланди устодон мекушид.

Соли 1990 бо роҳхат ба зодгоҳ деҳаи Гузари Боло баргашт ва аз МТМУ-и рақами 48 ба фаъолияти омӯзгории худ оғоз бахшид.

Анӯшервони Одил гуфтааст:

«Қорро ба қордон бифармоед, бо хирадмандон машварат кунед».Барои ноил шудан ба мақсад ва омода гардидаи касби омӯзгорӣ пайваста аз сарвари ҳамоноқтаи мактаб, устоди ҷаҳдгару ҷаҳдгару Ҳочӣ Акбар Насимов оид ба пешбурди таълиму тарбия маслиҳату машварат мекурдид ва аз рӯи он амал мекард.

Ҳамин тавр аввалин устодонаш Фирӯза Утаевна, Гулдар Ҳамидовна, Валентина Владимировна,ки дар симои ӯ орзуи дидани муаллимаи ояндаро мекарданд, чомаи амал пӯшид.

Муддате малакаву таҷрибаи қорӣ андӯхта, соли 2000-ум ба

таври гузариш ба Гимназияи давлатии рақами 1 ба қор омад. Моҳи апрели соли 2016, 27-сола собиқаи қорашро ба иноват гирифта сарвари Гимназияро ба ӯ бовар намуданд.Кунун соли дуум аст,ки ин вазифаи пушараф ва сермасъулиятро бар дӯш дорад.

Имрӯз дар Гимназия ба 355 нафар шогирдон 22 нафар устодони соҳибтаҳассус дар ду баст таълиму тарбия медиҳанд. Айни замон 4-нафар шогирдони ин даргоҳ,3 нафар баъди хатми донишгоҳҳои олии кишвар, 1 нафар тибқи Қвотани Президентӣ ДДОҚ-ро бо сари баланд ба итмом расонида дар паҳлуи устодони хеш ҳамчун омӯзгорони ҷавон ба қор пардохтаанд.

Ҳамасола шогирдони муаллима Зоя Зокирова дар озмуну олимпиадаҳои ноҳиявӣ вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат намуда, бо гирифтани ҷойҳои намоён обрӯи устодону номи Гимназияро баланд менамуданд.

Зери тарбияи устоди собиқадор Мамадмуродов Бекмурод аз ҳисоби писарону духтарони синфҳои болоӣ гуруҳи Ватанпарвар таъсис дода шудааст, ки бо сару либосу сафороияшон ҷоранинҳои сатҳи ноҳиявиро шуқуқ мебахшанд.

Қайд намудан ба маврид аст,ки соли ҷорӣ аз 53 нафар хатмкунандагон 39 нафар тавассути Маркази Тестӣ, 1 нафар бо Қвотани Президентӣ,3 нафар бо дониши худ ба донишгоҳи ҳарбӣ

дохил шуданд,2-нафари дигар бошад дар хориҷи кишвар шаҳри Саратов донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ гаштаанд,ки аз онҳо 8 нафарашон духтаронанд.

Зоя Зокирова аз соли 2017, аз ҳавзаи интихоботии №21- вакили ноҳиявӣ интихоб шудааст.

Барои дар сатҳи лозима ташкил намудани қор, бо сару либоси ягона100 ғисад таъмин намудан, ҳам тартибу интизом ва баланд бардоштани савияи дониши шогирдон мавсуф борҳо бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои шӯбаи маорифи ноҳия кадрдонӣ гаштааст.

Зоямуаллима соли 2016 бо нишони Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гаштааст.

Дар миқёси ноҳия хурду бузург ӯро тавассути меҳнатдӯстӣ ва ҳам содик будан ба пешаи худ мешиносанду иззату эҳтиром мекунанд.

Мо аз фурсат истифода намулда муаллимаро ва дар шахси он кас коллективи омӯзгорони Гимназияи давлатии №1-ро, инчунин ҳайати бонуфузи омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияро ба рӯзи иди касбияшон аз сидки дил табрику таҳният мегӯем.Барояшон саломатӣ,хушбахтӣ, толеи баланд ва дар ғатҳи қуллаҳои нав ба нави илм комёбиҳо орзу менамоем.

Доимо сарбаланду комёб бошед, устодони арҷманд!

Сайфуллозода Адолати Сангинмурод (Ашқрез)

7 ОКТЯБР-Рӯзи омӯзгорон

БА УСТОД ҲОҶӢ ҲАСАН СИРОҶ

Баъди модар додиам дарси забони модарӣ,

Ҳар қадам аз лаҳни ширинат бидидам ёварӣ.

Гар шавам ман пир, эй дилсӯз, устоди азиз,

Лаҳну овози хушатро мекунам ёдоварӣ.

Ёд додӣ бар ҳазорон чун мане,

Ҳарфу лафзи меҳнату хулқу адаб.

Хушнависию ҳисоб омӯхтӣ,

Дониши аъло ҳамекардӣ талаб.

Умри ширинат пайи таълими мо,

Дар раҳи илму маориф сарф шуд.

Дода моро донишу ақли расо,

Аз сафедандешӣ мӯ чун барф шуд.

ТИРАМОҲ

Омад насими тирамоҳ,

Чун тӯҳфаи қисмат зи роҳ.

Фалак гардид аз ин дилсард,

Бишӯд барги дарахтон зард.

Ҳама барги дарахтон рехт,

Ҳазор бо хоки раҳ рмехт.

Фалак шуд тираву маҳзун,

Гирифта чехраи гардун.

Вучуди рангҳо зарданд,

Вале шоқир зи ҳар дарданд.

Шералӣ Шехвалӣ

МУАЛЛИМ

Муаллим меҳрубон ҳастӣ,

Ба ҷисму тан чу қон ҳастӣ.

Ба ҷашми хирабинон нур,

Ба захми қалбҳо малҳам

Ба танҳо мондагон марҳам

Ба дасу бозувон нерӯ

Лаҳни ширинат чу шаҳд

Лаълу гуҳар дорӣ ба каф

Мисли ғаввос зери баҳр

Мисли Қорун моли дунё

Меҳри шоирд қадри воло

Аз Замин то ба Сураӣ

Мерасонад сарфарози туро

Азизова Сайёра, хонандаи

синфӣ 10 «б» МТМУ №3.

ТОҶИКИСТОН

Тоҷикистон ин қадар зебои ту,

Ошиқат ман,ошиқи шайдои ту.

Чилвагар номи ту бошад бар забон,

Ин ҳама аз мақдами Пешвои ту.

Кӯр гардад душманат гар аз ҳасад,

Ин замон машҳури ин дунёи ту.

Сарбаландем бо ту ҳар ҷоём Ватан,

Тоҷикистон баҳри ман яктои ту.

Офтоби бахти ту тобанда бод,

Нест дигар дар ҷаҳон ҳамтои ту.

Дилшоди Муҳаммадӣ

омӯзгори МТМУ - № 50

МУАЛЛИМ ВА НАҚШИ Ӣ ДАР ҶОМЕА

Пеш аз он, ки мавзӯи мазкурро барасӣ намоем аввалан ба мафҳуми асосии муаллим назар афканем.Маънои калимаи муаллим баёнгари як ифодаи том мебошад.Зери мафҳуми ин ибора асосан дар адабиётҳои илмӣ як мазмуни мукамал,ифодакунанда дар баҳши илму маърифат ва аҳли зиё фаҳмида шудааст. Баъди мутолиаи якчанд адабиётҳо ман ба чунин хулоса омадам,ки зеро мафҳуми муаллим шахси поксирешт, меҳрубон, дилсӯз нисбати шогирдони худ омӯзандаи касбу ҳунар ва илму маърифат фаҳмида мешавад. Беҳуда намегӯянд,ки:

Ҳақиқ устод беҳ аз хеш аст,

Нолаи устод то ба дарвеш аст.

Шахсе пешаи омӯзгориро интихоб кардааст, ба ҳамаи мо маълум, ки тамоми ҳастии худро ба омӯзонидани илм ва касбу ҳунар ба шогирдони худ мебахшад. Дар баробари касби пурифтихор будан, саҳми омӯзгор дар бунёд сохтани як ҷомеаи адолатпарвари ҳуқуқбунёд ва пешравии имрӯзаи Тоҷикистони азизаҷмон хело назаррас мебошад. Маҳз тарбияву дониш аз кӯдакӣ аз даргоҳи илму маърифат, яъне мактаб сарчашма мегирад. Ин ҳама

аз меҳру муҳаббат,дилсӯзӣ ва ватандӯстдор будани муаллим манша мегирад. Раҳнамо, машғалафрӯзи роҳи фардои ҳар як шогирд муаллим аст. Ҳамаи дилгармӣ,ватандӯстдорӣ ва ба ҳалқу миллати худ вафодор будан аз насихатҳои падарона ва хизматҳои шоёни муаллим сарчашма мегирад. Эҳтироми муаллим то ба дараҷаи эҳтироми падару модар ва ҳато аз он боло мерасад. Чуноне, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои музами миллат, Президент Чумхурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ қайд карда буданд «Маҳз пешравии ҷомеаи имрӯза аз донишмандӣ ва лаёқатманд будани насли наврас ва ҷавонон вобастагӣ дорад,ки ин ҳама сарчашма аз мактабу донишгоҳҳо аст, зеро ки хизмати асосиро дар ин ҷодда муаллим иҷро менамояд. Аз ин лиҳоз ҳурмати аҳли зиёро,алалхусус муаллимонро ба ҷо биёрем».

Аз қадимулайём анъана аст, ки халқи тоҷик нисбати эҳтироми муаллим бо як қамол хоса назар меандозанд ва нақши муаллимо дар ҷомеа аз ҳама боло медонанд. Аз ин маълум мешавад,ки касби аз ҳама пурғановат ин

касби муаллими аст.

Ҳар як шахс дар даво-



ми умри худ мақому манзалатеро касб мекунад. Шоиру нависандагон ва муаллимон ҳамчун зиёи миёни мардум шоистаи иззату эҳтироманд,зеро меҳнати зехнии онҳо тавъам ба шабзіндадорихост. Шахсе,ки истеъдод,маҳорат ва дониши мукамал дар ин соҳа надорад, муаллими қарда наметавонад. Оне сазовори ин мартаба шуда метавонад,ки пуртоқат, оромтабиат ва дар ниҳоят санъати суҳангӯи ва дониши мукамал дошта бошад.Вагарна хуб тарбия наёфтани ҷавонон сабаби рушд ва инкишоф наёфтани ҷомеа мегардад.

Буризода Фаррухи Олим хатмкардаи факултати ҳуқуқшиносии ДДМТ.

НОМАҲО ИФШОГАРИ РОЗИ ДИЛАНД

Тавассути дарчи матлабҳои мо се нафар эҷодкорон-камина, устод Мухаммадсо Абдуллоев ва чавони умедбахш, навқаламу навқори мо Махмудҷони Абдулахад, ки айни замон дар рӯзнамаи «Тахти Кубод» фаъолияти эҷодӣ дорем, инъикоси тамоми пахлуҳои ҳаёти ноҳия ғайримикон аст.

Дар пур намулдани фазои холигии иттилоотӣ ва рангину хонданбоб шудани саҳифаҳои рӯзнама ба мо хабарнигорони ҷамоатӣ, равшанфикрон ва хонандагони ҳамешағиамон, ки овардани исмашонро зарур мешуморам, ҳамкории доимӣ до-ранд. Инҳо: Устод Ҳоҷӣ Акбар Насимов, Қувват Додов, бобои Давлатбек Шарипов, омӯзгорон-Шерали Шехвали, Саидмӯъмини Махмуд, Ҳайитов Шозод, аз Коллеҷи омӯзгори устод Сафаралӣ Рахимов, Файзулло Абдурахимов ва чанд тан хонандагони фаъоли муассисаҳои

таълимӣ мебошанд, ки дар матлабҳои ҳеш, яке аз таъриху дигари аз хизмати онҳое, ки дар рушду пешрафти хоҷагии халқи ноҳия саҳми бориз гузоштаанд қиссаву ёдноманависӣ мекунанд. Сеоимӣ тавассути назми воло мушкilotи ҷойдоштаро дар рӯзгори мардум бартараф кардани мешавад ва роҳи халли онро бо калами сеҳрофари худ ҷӯйё мегарданд. Чорумӣ бо изҳори таассуф аз коста гаштани ахлоқи ҷавонон дар ҷомеа, муносибати шогирд ба устод, вазъии таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ, ҳаракати бешумори нақлиётҳои мусофирбар ва муносибати дағаланои нозирони роҳ бо ронандагон, афзоиши бемориҳои сироятӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз он, гаравидани ҷавонон ба хизбу ҳаракатҳои

мамнӯъ изҳори нигаронӣ мекунанд. Ёди бузургон, панду андарз, шеъртаронасарой, риояи талаботҳои конун, зидди исрофкорию ҳарачотҳои бемаврид мавзӯҳои мебошад, ки атрофии он ҳамқаламони музофотӣ андешаҳои ҷолиб ва тоза ба тоза хешро навишта ирсол медоранд.

Чанде қабл аз номи як нафар сокини ҷамоати деҳоти Тахти Сангин, деҳаи Навобод бо исми Акбариддин Акмал ба редаксия номае ворид гардид ба мазмунӣ зайл: «Аз номи сокинони деҳаи Навобод ба раиси ноҳия Зафар Файзуллозода, ки бо заҳматҳои шабонарӯзӣ ва ғамхорӣ нисбат ба мардуми маҳал, ҳамзамон дар обод намудани як гӯшаи Ватан саҳми беандоза доранд, миннатдорӣ менамоем. Тӯли 20 сол ҳеҷ ягон роҳбари ноҳия дар

обод кардани роҳи байни деҳоти ҷамоати Тахти Сангин, ки беш аз 40 ҳазор аҳоли дорад кӯшиши анҷом додани кореро накарданд.

Имрӯз бо шарофати Шумо 9 км роҳ мумфарш гардидааст. Мурочиати бошандагони 10 хонаводаи зери ховфи об монда аз деҳаи Навобод баъди супориши Шумо барбари аз лойка тоза кардани захбурҳо аз хатар эмин гардиданд.

Сокинони қўҳансоли деҳоти қаламрави ҷамоат хизматҳои падари бузургворатонро ёдоварӣ намуда аз он ифтихор мекунанд, ки ин шабу рӯз шумо давомдихандаи қору пайқори падари худ ҳастед, меорад дар номааш муаллиф. Ва дар идома Акбариддин Акмал меафзояд: Собикадорони қангу меҳнат, ҷавонони ба нагуну ор,

соҳибкорони химматбаланд дар доираи қорҳои ободонӣ баҳшида ба ҷашни 30 солагии Истиклолият бо ташвиқи тарғиби раиси ҷамоат Маҳрам Ёқубзода омодаем, ки дар баланд бардоштани обрӯ ва нуфузи ҷамоат ва ҳам ноҳия ҳарчӣ қораз дастамон ояд анҷом бидиҳем ва Шуморо дар амалҳои хайр ҳамроҳӣ намоем.

Инчунин ба редаксия аз ҷониби бархе роҳбарони идораву ташкилот ва шахсони алоҳида дар сурати интиқод гардидаҳои воқуниш низ мерасад. Новобаста аз таҳдиду сақат гуфтанҳо дар баробари ҳамаи дигар арзу шикоят ва сипосу миннатдорихо бо даст додани аввалин фурсат ба дасти ҷоп медиҳем, зеро минбар минбари Шумост ва ҳақ доред, аз он ба манфиати ҳеш истифода намоем.

*Адолатхон,
«Тахти Кубод»*

Ба эътирофи сокинони ИМА Президенти 32-юми онҳо Франклин Делано Рузвелт дар нуфуз ва шухрат бо Чорч Вашингтон ва Авраам Линколн дар як саф мистад. Беҳуда нест, ки ба ифтихори ин абарқудрати ҷаҳонии сиёсат муҷассама бунёд шудааст. Бояд гуфт, ки ба ин эҳтиром танҳо се нафар аз президентони ИМА мушарраф гардиданд.

Ф.Д.Рузвелт 30.01.1882 дар оилаи заминдори калон ҷашм ба олами ҳастӣ кушод. Падараш, ки заминдори калон ва шахси бадавлат буд, барои тарбияи фарзандаш диққати басо ҷиддӣ медод. Ин буд, ки Рузвелт баъди хатми мактаб ба донишгоҳи машҳури олам Гарвард дохил шуда, онро соли 1904 аъло хатм намуд. Вале бо дониши дар ин даргоҳ гирифтаи худ қонеъ нашуда таҳсилашро дар риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи Калумбия давом дода, онро низ соли 1907 аъло хатм намуд ва ба фаъолияти меҳнати шурӯъ кард.

Соли 1910 ба ҳайси аъзои хизби демократӣ ба сенати штати Нью-Йорк интихоб шуд. Соли 1913 - 1920 ба ҳайси ёвари вазири баҳрӣ ифои вазифа намуд.

Соли 1921 ба бемории полиомелит (фалач) гирифтӣ шуда, аз роҳ рафтани бозмонд. Вале аз сиёсат даст нақашада яке аз фаъолони сиёсат гардид. Ин буд, ки соли 1928 губернатори штати Нью-Йорк интихоб шуд ва пас аз он 4 маротиба (1932, 1936, 1940, 1944) президенти ИМА интихоб гардид.

Ҳангоми Президент интихоб шудани Рузвелт ИМА ба бухрони нияҳат амиқи иқтисодӣ ғутида буд. Даромади миллий то 54% коҳиш ёфта буд. Дар аксарияти штатҳо бонкҳо аз фаъолият бозмонданд. Қор то ба дараҷае расид, ки аз бонкҳои фаъолият дошта пулҳо гирифта мешуд. Ба кишвар ҳатари ғавти низоми молиявӣ таҳид мекард. Вақт барои фикру андеша, барои аз ин вазъияти хавфнок баровардани кишвар намонда буд. Вазифаи аввалиндараҷаи Президенти тозаинтихоб ғавран бо дастони оҳанин ба низоми даровардани вазъияти ногувор буд. Ӯ нақшаи аз бухрон баровардани кишварро ҳангоми маъракаи интихоботӣ кашида буд. Дар яке аз баромадҳои пешазинтихоботии худ ӯ гуфт: "Ҳукумат бояд ба ҳар як шахс имконият диҳад, то ки бо меҳнати худ ба қадри зарурияташ ба бойиғарии ҷамъият соҳиб шавад. Агар барои таъмини ҳуқуқи тоҷир маблағгузорӣ маинпулятор маҳдуд карда шавад ба фикри ман ин амал зарур аст".

Монополияҳои молиявӣ, сармоияи спекулятивӣ, қаллобқорони ҳариси бонкӣ ба ақидаи Рузвелт асоси бухрон буданд. Бинобар ҳамина Рузвелт аз пай нобуд кардани ингуна гунаҳкорон шуд. Ин амали ӯ боиси он гардид, ки ӯро муҳолифонаш бо Сталин баробар карданд. Дар ҳақиқат сиёсати пешгирифтаи сарвари давлати демократитарини дунё фарсаҳо аз демократия дур буд. Вале ин диктатураи боадолат буд. Аз ин сабаб аксарият онро ҷонибдор шуданд.

Рузвелт 4.03. соли 1932 ба иҷрои вази-

фа шурӯъ намуда ба тамоми бонкҳо таътил эълон кард. Ба ҷои маблағгузорону мизочон ба бонкҳо аудиторҳо шитобон таширф оварданд. Бонкҳо мавриди тағтиши шадид қарор гирифтанд. Дар мавриди ошқор гардидани шубҳа, барои бекамбудӣ буданашон онҳо аз иҷозатнома маҳрум гашта, аз фаъолият бозмонданду ба ихтиёри давлат дода шуданд. Тағтиши аудиторҳо ба он овард, ки аз як се ҳиссаи бонкҳо аз иҷозатнома маҳрум шуданд. Он бонкҳое, ки фаъолиятташонро давом доданд ба шароити нав

РУЗВЕЛТ

охиста охиста одат мекарданд.

Асоси сиёсати Рузвелт барпо намудани низоми қатъии давлати дар ҳамаи соҳаҳо буд. Ӯ ба он бовари дошт, ки бухронро танҳо ва танҳо дар натиҷаи ширкати фаъолони давлат дар муназзам намудани иқтисодиёт паси сар қардан мумкин аст.

Дар баромади якуми худ дар Конгресс ӯ талаб намуд, ки ба ҳукумати иҷроия ҳуқуқҳои дода шаванд, ки ба Президент дар ҳолати ворид шудани душман ба ҳоки ИМА дода мешавад. Ин талаби ӯ иҷро шуд. Баъди панҷ рӯзи ба Қасри Сафед қўч бастанаш, Конгресс дар иҷлосияи худ якҷанд қонунӣ зидди бухронӣ қабул намуд. Ин қонунҳо ҳангоми маърақаҳои пешазинтихоботӣ таҳия шуданд. Иҷлосияи мазкур се моҳ бе таваққуф идома ёфт.

Ақнун ҳар як бонк вазифадор шуд, ки ба фонди сугуртавӣ маблағ ҷудо кунад. Дар мавриди муфлис шудани маблағгузорон зарари онҳо ҷуброн мешуд. Бо ин мақсад Корпоратсияи федералии сугуртаи депозитҳо таъсис дода шуд. Ин тадбирҳо ба он оварда расонданд, ки эътиқоди халқ ба бонкҳо бозгашту фирори маблағҳо боздошта шуд.

Ҳамчунин Рузвелт аз пай наҷоти саноат шуд. Солҳои 1932-1933 Қонун оиди аз ҳолати ногувор баровардани саноат қабул шуд. Барои иҷрои ин мақсад Маъмурияти миллии барқарорқунӣ таъсис ёфт. Ба ин Маъмурият ҳуқуқҳои ғавқуллода дода шуд.

Тамоми саноат ба ду гуруҳ тақсим гардид ва ба ҳар яке ин гуруҳ нархҳои пасттарин ва баландтарин муайян карда шуд. Ақнун аз нархи муайяншуда паст ё баланд бардоштани нарх манъ гардид. Рақобат ба таври сунъӣ маҳдуд карда шуд. Бозорҳои фурӯши маҳсулот тақсим гардида, шароити маблағгузорӣ муайян карда шуд. Ҳамчунин тамоми ширкатҳои электрикию газӣ зери назорати шадидӣ давлат қарор гирифтанд. Ба ин назорати шадиди давлатӣ танҳо соҳибони бонку қорхонаҳо, балки одамони оддӣ низ гирифтӣ шуданд. Масалан, Қонун барои маҳдуд кардани муомилоти тилло қабул шуд, яъне агар то ин вақт тилло мувофиқи

хости фурушанда нархгузорӣ ва фурӯхта мешуд, ақнун ин худсарӣ манъ гардид.

Аз ин рӯз эътиборан, яъне пас аз қабул шудани қонунӣ мазкур ягон шахсе ба маблағ зиёда аз сад доллар доштани тилло ҳуқуқ надошт. Ҳар як шахс барои соҳиб шудан ба як ангуштарини никоҳӣ, як силсилаи нозуқи тиллоӣ ва як ҷуфт халқа ҳуқуқ дошт. Хулоса, бо ин роҳи ғайри демократӣ Рузвелт кӯшиш ба ҳарч дод, ки қурбӣ асёри миллиро нигоҳ до-рад. Ва ин талошу кӯшиши ӯ ҷомаи амал пушиду қурбӣ доллар мустаҳкам шуд.

Ҳамчунин мубориза баҳри бартараф кардани бекорӣ аҷиб буд. Дар ибтидои солҳои 30- юм дар ИМА нахустин лагерҳои меҳнатӣ пайдо шуданд. Ақнун бояд ҷораи ин одамони зиёдатино яъне бекоронро андешид. Рузвелт аз иҷрои ин масъала низ баромад. Одамони зиёдати ба қорҳои ҷамъиятӣ фиристода шуданд.

Бояд гуфт, ки меҳнат на дар ҳамаи ин лагерҳо озод буд, чунин лагерҳои низ буданд, ки одамони бечизу ҷора монда маҷбурӣ фиристода мешуданд. Бо ҷалби ин тоифа одамон полис машғул буд. Зеро шахси бекор унсури ғайри ҷамъиятӣ маҳсуб мешуд.

Ҳамагӣ дар ин лагерҳо 8.5 миллион одамон (факту рақамҳо аз китоби «Кризис»-А.Хинштейн ва В.Мединский гирифта шудааст) меҳнат мекарданд, ки қариб 15% аҳолии қоршоямӣ кишварро ташкил мекард. Гарчи оилаҳоро аз ҳамдигар ҷудо накарда бошанд ҳам, шавҳар, зан ва фарзанд ба лагерҳои ҷудогона фиристода мешуданд.

Ҳодисаҳои низ рӯй медоданд, ки аъзо-ёни як оила баъди адои хизмат якдигарро гум мекарданд. Зеро ин лагерҳои мазкур ба ҷои дигар меқўчиданд.

Аҳволи ҷавонони 18- 25 сола басо ҳам ҳузнвар буд. Онҳо бечунучаро ба лагерҳои фиристода мешуданд. То соли 1939 анқариб 3 миллион ҷавонон дар ин лагерҳо қор карданд. Ҷавонон сарфи назар аз писар ё духтар буданашон ба қорҳои обёрӣ, дарахт шинонӣ, таъмири роҳҳо ва ғайраҳо фиристода мешуданд. Ин қорҳо ба дўши қалонсолон низ вогузор гардид. Меҳнат дар ин лагерҳо нисбат ба меҳнати одамони шуравӣ дар ГуЛагҳои шўравӣ сад дар сад шабоҳат дошт. Масалан, дар сохтмонӣ НОБ-е, ки дар дарёи Теннеси бунёд мегардид даҳҳо ҳазор одамон қор мекарданд. Вале бояд гуфт, ки меҳнат дар ин лагерҳо нисбат ба меҳнат дар ГуЛагҳо фарқ дошт. Зеро дар ин лагерҳо музди меҳнат пардохт мешуд. Маблағи он як доллар дар як рӯз буд. Ҳар моҳ 25 доллар ба оилаҳои онҳо интиқол мешуд. Инчунин ба дасти ҳар як кас на зиёда аз 5 доллар дода мешуд. Вале ҳар як кас бо либоси маҳсус, хўрок ва ҷойи хоби роӣгон таъмин буд.

Бо мақсади аз бухрон баровардани хоҷагии кишлок, ки он ҳам ба бухрони амиқ ғутида буд Рузвелт аз нигоҳи аввал тадбирҳои тааҷубовари хайратангезро роҳандозӣ кард. Ӯ қарор намуд, ки нархи ғалла, пахта ва гуштро бо нархи соли то 1914 баробар қунанд. Ва роҳи ягонаи баланд бардоштани нархҳо қам қардани истехсолот буд, яъне то ҷӣ андозае, ки маҳсулот қам шавад нархи он қамон қадар боло меравад. Аммо ҷӣ тавр ва бо қадом роҳ ба ин мақсад ноил бояд шуд?

Рузвелт роҳи хайратангези қам қардани ин маҳсулотро ёфт. Ӯ супориш дод, ки зироати киштшуда несту нобуд қарда шавад. Ҳар як гектари киштшуда, ки нобуд қарда шуд аз ҳисоби бучча ҷуброн қарда мешуд. Агар ҳосил қамъоварӣ шуда бошад онро оташ мезаданд. Соли 1933 10 миллион акр, ки 25 % кишти ҳамаи ин намуни зироат буд, нест қарда шуд. Ҳамчунин 23 миллион сар қорвои қалони шохдор. 6,4 миллион сар ҳук забҳ қарда шуда, ҳамаи гушт ба қоми оташ партофта шуд. Ҳамчунин гуштҳои ба оташ партофта нашуда бо қлор заҳролуд мешуданд. Барои ин амал давлат зарарро ҷуброн мекард.

Қас дар тааҷҷуб менамод, ки дар кишвар миллионҳо нафар гушнаанд, вале фермерҳо қалларо месўзонанд, гуштро заҳролуд қарда гўр мекарданд. Албатта ин амал эътирозҳои мардумро ба миён меовард, вале Рузвелт ба ин эътирозҳои заррае аҳамият надода, бо роҳи ғайридемократӣ бошад қам, сиёсати худро пеш мебард. Масалан, он судяҳои Суди Олӣ, ки ба ин амали Рузвелт эътироз баён мекарданд ӯ онҳоро аз вазифа сабуқдуш менамуд ва ба ҷои онҳо одамони ба худ мувофиқро таъин мекард. Дар муддати қутох нархҳо боло рафтанд.

Баъди боло рафтани нархҳо Рузвелт ба иҷрои марҳаллаи дуоми реформаи хоҷагии кишлок, оғоз қард. Ба ин мақсад фермерҳо ба заминҳои нав қўҷонида мешуданд. Бо сабаби баланд шудани нархҳо онҳо бурд қарданд. Зеро дар мавриди тангдастии фермерҳо ба онҳо қарз дода мешуд. Бо мақсади қўҷонидани фермерҳо ташкилоти маҳсус таъсис ёфт. Ин ташкилот маблағи роҳқиро. ҳарҷу ҳарачотро пардохт мекард. Бо баҳонаи ба заминҳои нав қўҷонидани фермерҳо электрикқунонии деҳот оғоз гардид. Ин буд ки 40% хоҷагии фермерҳо бо қувваи электрик таъмин шуд.

Аз соли 1939 давлат на ин ки барои несту нобуд, балки барои зиёд қардани ҳосил пул медод. Ҳамчунин барои афзудани аз метёр зиёди қорводорӣ бетарсу ҳарос маблағ медод. Бо ин роҳ соҳа аз вартаи ҳалоқат наҷот ёфт. Соли 1940 114% истехсолоти то соли 1929-ро, яъне то оғози бухронро ташкил қард. Ва бо ин тадбир бовари одамон ба сиёсати пешгирифтаи абадмарди саҳнаи сиёсати дунё мустаҳкам шуд.

Ҳоҷӣ Акбар Насимӣ

ЗИМИСТОН ДАР МЕКЎБАД

ЗАХИРАИ ИМРЎЗ - ФАРОВОНИИ ФАРДО

Гузашти ҳар рӯз моро ба фасли нисбатан душвори сол, яъне зимистон, ки мавсими боридани барфу борон ва фаро расидани хунокиҳои қаҳратун мебошад, наздик месозад. Аз рӯи одати ҳарсола корҳои омодагӣ ба фасли сармо хеле барвақт дар ҳамаи корхонаю муассисаҳо, чомеаҳои меҳнатӣ ва оилаҳои сокинони кишвар оғоз меёбад.

Маъракаи омодагӣ ба зимистон дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва фарҳанг, дигар соҳаҳои ноҳия низ имсол хеле бармаҳал оғоз гардид. Роҷеъ ба ин дар вақташ қарори дахлдори Раиси ноҳия Зафар Файзуллозода ба тасвиб расид. Тибқи он баҳри ба фасли сармо омода гардидани ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия ақшаи чорабиниҳо таҳия ва вазифаҳо муайян карда шуданд. Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шуд ва масъулин оид ба рафти он дар ин давра кӯшиши зиёд ба ҳарч доданд, то корҳои омодагӣ ба фасли сармо дар вақташ ба сомон расонида шаванд.

Тибқи иттилои масъулин айни замон барои фаъолияти мӯтадили муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳия дар фасли зимистони дар пешистода бо ҳарчи 477 ҳазор сомонӣ 492 тонна ангиштсанг ва 272 мукаабметр хезум бо иловаи захираҳои соли гузашта, инчунин 4000 литр сӯзишвории дизелӣ барои 55 генератор захира карда шудааст, ки дар синфхонаҳои пурра оинабандӣ шуда дар паси сар намудани сармо басанда мебошад.

Муассисаҳои тандурустӣ

масоҳати 400 метри квадратӣ бо ҳарчи на камтар аз 3 ҳазор сомонӣ мазайкапӯш карда шуд, ки шоёни дастгирӣ ва таҳсин аст.

Дар маркази шаҳраки Кубодиён ва қариб дар ҳама деҳаҳои хурду калони ноҳия аз ҷониби ҷамъияти матлубот ва соҳибкорон 16 адад нуктаҳои фурӯши ангишт ва гази моеъ қушода шудаанд ва мавриди амал қарор доранд. Бо кумаку дастгирии соҳибкорони муваффақи ноҳия айни ҳол дар анборҳои дохили бозори Кубод ба ғайр аз 10 тонна захираи соли гузашта имрӯз 50 тонна ангишт, 42 тона орд, 3 ҳазор литр равшан, 4,3 тонна картошка 15,1 тонна пёз захира ва нигоҳ дошта мешавад.

Чун солҳои қаблӣ омодагии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард ба фасли сармо бағоят хуб аст.

Дар ин ҷо илова бар нақша 294м³ маводи зидди лағжиш ва барои техникаҳои барфтозакунии 1,5 тонну 600 литр сӯзишворӣ захира карда шудааст. Дар бобати зимистонгузаронии соҳаи кишоварзии ноҳия, алаҳусус чорводорӣ чораву тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардидааст. Раёсати кишоварзии ноҳия тасмим гирифтааст, ки барои зимистонгузаронии чорвои ҷамъиятӣ 22101 тонна хошоки дурушт захира карда шавад. Дараву ҷамъоварӣ ва захира намудани ҳӯроки чорво дар хоҷагиҳои ноҳия алҳол идора дорад.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки бо чунин омодагии муташаккилона ва захираҳои

кофии маводи сӯхту дигар лавозимоти зарурӣ зимистон бе душворӣ хоҳад гузашт. Бар замми ин ҳама дар мамлакат мисли солҳои қаблӣ маҳдудияти барқ қорӣ карда намешавад. Ба қор даромадани Агрегати 1-и НБО-и Роғун хушхабарест, ки ба тамоми сокинони ноҳия боварӣ ва қувваю ғайрати нав мебахшад, то ки фасли сарморо бе каму кост паси сар намоянд.

*Сайфуллозода Адолат,
«Тахти Кубод»*

ТАМАННИЁТИ ШОГИРДОН

*Чашин дорад ин замон дар
мамлакат омӯзгор,
Тирагиро дурр созад, нур
бахшад рӯзгор.*

*Садри мо аҳли маорифро
намояд эҳтиром,
Пояи давлат бувад омӯзгори
некном.*

*Чашнат бодо муборак,
устодони азиз,
Шодмон бошед доим,
гамгусорони азиз!*

Бузургтарин кишри бозътимоди ҷамъият ва шарифтарину писандидатарин пеша омӯзгорист, ки на ҳама кас ба ин унвони бузург шарафёб мешавад. Дар зиндагӣ барои ҳар як инсон устод мақоми хоса дорад. Устод барои бо роҳи рост рафтан ва таълиму тарбияи комил гирифтани шогирд талоши зиёд меварзад, то ин ки оянда шо-



гирдаш номбардори халқу миллат бошад.

Устод чун офтоби нурполаст, ки пайвасти месӯзаду роҳи имрӯзу фардои насли наврасро мунаввар месозад. Мумтозу намуна шудан барои яқсол аст. Ва мондагор шудан барои як умр. Салом бар муаллиме, ки ҳар сол намуна асту як умр мондагор.

Муаллимаи азиз Маҳмудова Ҳабиба! Рӯзат муборак, ки ҷаҳоне аз нурад муборак гаштааст.

Ҳамзамон ба ин санаи фархунда роҳбари синфи 11«в» Хилолӣ Рудобаро низ ба ин санаи фархунда шодбошу тахният меғӯем.

Бо як ҷаҳон таманиёти нек ва умед ба рӯзгорони бо саодат коллективӣ хатмкунандагонӣ синфи 11 «в»-и МТМУ №3.

ЗОДРЎЗ

Ҳамсар ва падари меҳрубон, Шумо тапиши калби хонаед. Вақте ки ҳар субҳ бо тулӯи ишк аз хона берун меравед ва бо капиши ишк дубора ба хона бармегардед, бо худ нуру зиё меоред, хоҳони онем, ки ҳама вақт нуру зиёбахши мо бошед у саломатию комёбиҳо ҳамқадаматон бошанд.

Падар он гаҳ зи мо розист ёрон,

Замину ҳам само розист ёрон



Набошад ҳарзаву беҳуда ин ҳарф

Падар розӣ, Худо розист ёрон!

Падар дорам сарам то осмон аст,

Ту гӯӣ ин баландӣ ҷовидон аст

Ҳамеболам, ҳаменозам, Худоё

Ҳаманозам ба рӯи дидагон аст.

Бо эҳтиром: ҳамсаратон Ҳабиба, фарзандонатон Рудоба, Маҳбуба, Гулчин, Ифтихор ва набераҳоятон.



Холов Худойназарро коллективи кормандони ҚДФБММҒ-ба санаи 40-умин солгарди мелодаш табрику тахният гуфта, барояш тандурустӣ, ризки фарроҳ дар рӯзгараи ғайзу баракат таманно мекунам.

Тилабов Юлдош вазифаи пурмахсули сарвари МТМУ №14-ро таи чанд сол мешавад, ки ба зимма доранд. Қору хизматхояшро ба инобат гирифта Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон чанде қабл устодро бо медали Аълочии маориф кадрони намуд. Коллективи омӯзгорон ва шогирдонии муассисаи болозикр Ю.Тилабовро ба ин шарафёбӣ ва ба Рӯзи касбии омӯзгорон аз сидқи дил тахният меғӯянд. Аҳли эҷоди рӯзномаи «Тахти Кубод» шарик ба хурсандии устодем ва дар корҳои минбаъдашон муваффақиятҳо таманно мекунам.



ЭЪЛОН

Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Кубодиён баҳри даъвати мутахассисон барои ишғоли мансабҳои холии зерин озмун эълон менамояд:

Мудири шӯъбаи санитарӣ - музди маош 899,30 сомонӣ - 1 нафар,

Табиби санитарӣ - музди маош 593,40 сомонӣ - 4 нафар,

Табиби бактериологи - музди маош 593,40 - 1 нафар

Мудири таҳдирлоҳи кимиёвӣ - музди маош 593,40 - 1 нафар,

Ёвари табиби санитарӣ - музди маош 533,60 - 6 нафар,

Таҳлилгари бактериологӣ - музди маош 480,00 сомонӣ - 1 нафар,

Таҳлилгари таҳдирлоҳи кимиёвӣ - музди маош 421,00 - 1 нафар,

Таҳлилгари паразитологӣ - музди маош 421,00 сомонӣ - 2 нафар,

Сармухосиб - музди маош 1107,00 сомонӣ - 1 нафар

Мудири шӯъбаи кадр - музди маош 463,00 сомонӣ - 1 нафар

Омори тибб - музди маош 421,00 сомонӣ - 1 нафар

Коргузор - музди маош 412,00 сомонӣ - 1 нафар

Мудири амбор - музди маош 463,00 сомонӣ - 1 нафар.

Телефон барои маълумотҳои иловагӣ 8(3251) 2-22-37

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Номаи камоли гумшудаи силсилаи ШТС№0011638 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2004 МТМУ № 37 -ноҳияи Кубодиён ба Изомов Абдулло Ҳочиқурбонвич додааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи БП№024646 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1983 МТМУ №1-и ноҳияи Кубодиён ба Имомназарова Ҷамила Ҷаноновна додааст, эътибор надорад.

Сертификати ҳуқуқи истифодабарии замини наздиҳавлигӣ дараҷаи №0460972, ки дар майдони 0,12 га, ба шаҳрванд Абилов Сафархуча таалук дорад ва дар ҚДФБМҒ-и ноҳияи Кубодиён тахти №7151 ба кайд гирифта шудааст бинобар гум шуданаш эътибор надорад.



бошад бо 10 тонна ангишт ва 14 мукаабметр хезум таъмин гардидааст. Давоми фаслҳои баҳору тоби-стони ҳамин сол дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30 солагии Истиқлолият дар беморхонаҳо ва марказҳои саломатию бунгоҳҳои тиббӣ таъмири косметики гузаронда шуд. Дар бештари утокҳои табобатию ташхисӣ духтурон тавассути дастгоҳҳои ҷадид беморонро муоина мекунам.


Маврид ба зикр аст, ки роҳрави назди беморхонаи Сохтори Госпиталӣ дар

Тоҷикистон давлат мустақиллигининг 30 йиллиги олдидан

САХОВАТЛИ ИНСОНЛАРДАН БИРИ

Хадиси муборакда келтирилишича: “Жаннат эшиги олдидан 3 нафар инсон” сен кир, сен кир”, дея тортишиб қолишар экан. Уларнинг бири куръонни ёдлаб олган қори, яна бири олим ва яна бири саховатли инсон. Олимга “Сиз биринчи киришга ҳақлисиз, сиз инсонларга зиё таратгансиз, амру маъруф қилиб тўғри йўлга ҳидоят қилгансиз”, дейишса; олим “Йўқ биринчи саховатли инсон кирсин, у киши менга саховат қилиб, моддий ва маънавий кўмаклашмаганида мен бу даражага етмаган бўлар эдим”, -дер экан.” Бўлмаса, Куръонни ёд олган қори жаннатга биринчи кирсин, у Аллоҳнинг каломи бўлган сура ва оятларни ёддан билади”, -дейишса, Қори: “Менга саховатли инсон моддий ва маънавий жиҳатдан ёрдам бермаганида мен бу даражага етмаган бўлардим, биринчи саховатли инсон жаннатга кирсин”, -дер экан. Шундай қилиб жаннат эшигидан биринчи бўлиб саховатли инсонни киритар экан. Саховатли инсоннинг даражаси ҳам бу дунёда ҳам охиратда, баланд.

Тинчлик ва миллий birlik асосчиси, Миллат пешвоси Тоҷикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг дастур ва ҳидоятлари билан Тоҷикистон давлат мустақиллигининг 30 йиллигини муносиб кутиб олиш учун мамлакатимизнинг барча бурчақларида обо-



дончилик ва бунёдкорлик ишлари авж олдирилган. Саховатли ҳамюртларимиз йўлларни таъмирлашмоқда, болалар богчаси, мактаб ва синфхоналар, дам олиш масканларни қуриб фойдаланишга топширишмоқда. Бундай инсонлар ноҳиямизда ҳам топилади.

“Навобод” қишлоқ жамоати “Шох” қишлоғида истикомат қилувчи Худойбердиев Эшмамат Абирович саховатли инсонлардан биридир. Эшмамат аканинг қишлоқ ободончилиги учун қилган ишлари ҳамқишлоқлари томонидан қўллаб-қувватланиб, у кишини “Эшмат добрий” ҳам дея аташади. Нега дейсизми? У киши ҳамқишлоқлари ва қўшни қишлоқ аҳолиси учун Кофарниҳон дарёси устига узунлиги тахминан 200 метрдан зиёдрок бўлган

трос –осма кўприк қуриб берди. Эндиликда бозор кунлари бу осма кўприкдан нафақат ҳамқишлоқлари, балки қўшни “Лубиякор”, “Навобод”, “Айваж”, “Ленин йўли” қишлоқлари аҳолиси бемалол ўтишиб, бозор учарини қилиб қайтишмоқда. Кўприк қурилишига қанча маблағ кетганлигини унга сарфланган 1000 метр тросдан ҳам билиб олса бўлади. Эшмамат Добрийнинг ўзи бўлса, “Яхшилик қил, сувга сол балиқ билар, балиқ билмаса, холиқ билар” қабилида, ёхуд “Ўнг қўлинг берган садақани чап қўлинг билмасин” деган мақолга амал қилибми, сарфланган маблағ ҳақида “лом-мим” демайди. Эшмамат аканинг қилган ободончилик ишлари талайгина. “Ҳазрати Амир” зиёратгоҳи олдидан кудук қаздирди, йўлларни таъмир қилдирди, қабристон ва масжидларни таъмирлашда фayoл қатнашди.

“Меҳнат” ордени нишондори Худойбердиев Эшмамат Абировичнинг асли касби механизаторлик. Қарийб 45 йиллик умрини 20-СУМУ ПМК ташкилотидан экскаватор ҳайдаш билан ўтказди. Бу бойу бадавлат инсоннинг 10 ўғил ва 3 қизи, жами 13 фарзанди бор. Оталари изидан бораётган бу фарзандлар ҳам саховатпешалик йўлини тутса не ажаб!?

*Абдурахим Шукуров,
“Навобод” қишлоқ жамоати,
“Шох” қишлоғи*

“ЧАКАН” КЎЙЛАКНИНГ ЮЗ РАНГ ЖИЛОСИ



Куни кеча ноҳия ҳукумати фарҳанг идораси залида Тоҷикистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллиги олдидан 2018 йил “Сайёҳлик ва халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш” йили муносабати билан чиройли тadbир ўтказилди. Мазкур тadbир аждоқларимизнинг миллий анъаналари ва меросини ўрганиш ва уларни келаси авлодга етказиш, ўз-ўзини англаш, ватанпарварлик, эстетик завқни шакллантириш

мақсадида ўтказилди. Конкурснинг асосий шартларидан бири тожик миллати миллий либоси бўлган “Чакан кўйлак”ни ташвиқ ва тарғиб қилишдан иборат бўлди. “Чакан кўйлакнинг юз ранг-жилоси” конкурсда Носир Хусрав қишлоқ шаҳраки худудидаги 1,2,3,48, ҳамда давлат литсей ва гимназияси зебо кизлари “Чакан кўйлакнинг юз ранг жилосини намоиш эта олишди.

- Мазкур конкурснинг ўтказишдан мақсад чакандўзлик ҳунарини ташвиқ ва тарғиб қилиш, уни кенг йўлга қўйиш, киз-жувонлар ва аёлларни бегона миллий либосларни эмас, чакан, атлас, адрасдан тикилган миллий либосларни кийишни йўлга қўймоқлик, ҳамда тикувчи, бичувчи, чеварларнинг баланд ҳунарлари маҳсулларини намоиш қилишдан иборатдир. Конкурснинг иккинчи- якунловчи босқичи вилоят босқичида ўтказилади, -деydi биз билан суҳбатда ноҳия ҳукумати хотин-кизлар билан ишлаш бўлими мудири Хосият Зарипова.

Конкурс қисматларини: “Болалар либоси намоиши”, “Қадимий маросим либослари”, “Замонавий либослар”, “Расмий либослар” намоиши ташкил этди.

М.Абдуллоев

2018 - «САЙЁҲЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ХАЛҚ ХУНАРМАНДЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙИЛИ» КИТОБ - МАЪРИФАТ ЎҶОҒИ

Яқинда Хатлон вилояти марказида 2018-“Сайёҳликни ривожлантириш ва халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш йили” муносабати билан Хатлон вилоятида қишлоқ маърифат ва маданият марказларининг китоб тарғиботида бағишланган “Маърифат йўли” конкурси бўлиб ўтди. Ноҳиямиздан бу муҳим тadbирда иштирок этишган 14-“Қўшачинор” қишлоқ” Гулистон “ маданият ва фароғат маркази китобдори Тоғаева Зухра конкурс ғолиби бўлди. Жорий йилнинг июл ойида республика миқёсида “Ҳамнишини беҳ аз ки-

тоб маҳох” (“Китобдан бошқа ҳамроҳ излама”) мавзўсида “Библиомарафон” бўлиб ўтди. Бу конкурсда “Ҳаёт” маданий фароғат маркази китобхонасининг фayoл азбоси 34- УЎТМ талабаси Абдугаффор Давлатов берилган барча саволлар ва қўйилган талабларга жавоб бериб, ифтихорнома соҳиби бўлди.

Шунингдек, 4 сентябр куни вилоят давлат китобхонасида бўлиб ўтган “Йил китобдори”, “Йил китобхонаси”, “Йил шахсий китобхонаси” номи билан ўтказилган конкурсда ноҳия фарҳанг идораси ходимлари иш-

тирок этишиб, муносиб жойларга соҳиб бўлишди.

Тоҷикистон давлат Парчамининг 26 йиллигига бағишланган “Чароғи ҳидоят” республика китобхоналари конкурсидан ҳам ноҳия фарҳанг идораси китобхоналари муваффақиятли иштирок этишгани диққатга сазавордир. Ноҳия фарҳанг идорасида 22 сентябр куни рўдакихонлик ҳам ўтказилди.

*Меҳри Исмамова,
ноҳия фарҳанг идораси
китобдори*

АКС САДО “СУВ ВА УНГА ОИД МУШКУЛОТЛАР” МАҚОЛАСИНИ ЎҚИБ СУВНИ ИФЛОС ҚИЛИШ МАДАНИЯТСИЗЛИК

“Тахти Кубод” рўзнома-сининг шу йил 27 август сонида М. Абдуллоевнинг “Сув ва унга оид мушкулотлар” мақоласида шу куннинг долзарб муаммолари кўтарилган. Дарҳақиқат, мақола муаллифининг “Ноҳия марказидан оқиб ўтувчи Катта арикнинг бирор марта ҳам тоза оққанини кўрмайсиз”, -деган эхтирозларига қўшилмасдан сира иложи йўқ. Чунки “Тахти сангин” қишлоқ жамоати С.Худойкулов номили қишлоқ (собик “Тешик тош”) аҳолиси шу арикнинг қўйи қисмида яшаб, шу арикдан оқиб борувчи сувни истеъмол қилади. Мазкур арикдан нималар оқиб келмайди, - дейсиз. Катта арикнинг суви бизгача боргунча жуда қамайиб қолади. Катта арикнинг эни бошда 18—20 метр бўлса, бизгача келиб, 5-6 метрга қичрайиб қолади. Мен шу каналга яқин яшаганлигим туфайли, Катта арикнинг аҳолидан доим хабардор бўлиб тураман. Август-сентябр ойиларининг бошларида мазкур арик суви ҳафталаб қуриб қолади. Сув билан оқиб келган нимаики бўлса канал қумига чўкиб қолади. Итнинг ўлигидан тортиб, токи болаларнинг халтага солиб ташланган памперсигача топилади. Сувнинг кадрили сув кадри ўтгандан сўранг. Мазкур қишлоқ аҳолиси сув кадрили жуда яхши билишади. Сув йўқ кунлари қишлоқ бефайз, чўлга айланиб қолгандек бўлади. Сув келган куни қишлоғимиз байрамга айланиб, кетгандек бўлади. Сувни аҳоли сув идишлари, хавзларга тўлдириб олишади. Сув йўқ кунлари қўлмак сувни тинитиб ичишга мажбур

бўлишади.

Азиз ноҳиядошлар! Сувни ифлос қилманг, инсоф қилинг, сувга ифлослик ташлашдан олдин шу сиз ташлаган ифлос сувдан каналнинг адоғида яшайдиган аҳоли сув ичишини эсдан чиқарманг. Аллоҳдан қўрқинг, бандадан уялинг.

Дехқон хўжалиги раҳбарлари, шахсий таморқа эгалари ҳам сувдан оқилона фойдаланишлари керак. Сувдан фойдаланиб бўлгач, сув дараклари ёпилиб, сувнинг исроф бўлишига йўл қўймасликлари лозим. Огоҳ бўлинг, жойи келса бутун бойлигингиз бир пиёла сувга арзимайди. Йўқ дейсизми, ушбу ривоятга қулоқ солинг.

Бир бадавлат киши саҳрода сувсиз қолиб, ташналикдан ўлар ҳолатга келиб қолибди. Иттифоқо бир неча савдогарлар келиб қолибди. Уларда ҳам сув ҳисобли экан. Сув сўраган бойга, Агар ярим давлатингни берсанг, бир пиёла сув берамиз, - дейишибди. Сувсизликдан ўлар ҳолга келган бой бу шартга рози бўлишдан ўзга чора топмабди. Ярим бойлик эвазига бир пиёла сув ичган бойнинг қорнига оғриқ қирибди. Унинг давоси учун табиб қолган ярим бойлигини сўрабди. Бой қолган бойлигини ҳам бир пиёла сувга тикиб, саломатлигини саклаб қолибди.

Сув- об-хаёт. Сувни ифлос қилганга шафқат йўқ. Сувни ифлос қилиш энг олий гуноҳ ҳамда маданиятсизликдир.

*Соат Мурод,
“Тахти сангин”
қишлоқ жамоати*

“ДЎСТЛИК” ОРДЕНИ НИШОНДОРИ

Жорий йилнинг 31 августидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирамонович Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 27 йиллиги арафасида Тоҷикистон Республикасининг бир гурўх давлат ходимлари, илм соҳаси намояндалари, маориф ва маданият ходимларини Ўзбекистон давлати мукофотлари билан сарфароз этди.

Мукофотланганлар орасида ноҳиядошимиз (“Тахти сангин” қишлоқ жамоати “Тешик тош” қишлоғилик) Тоҷикистон Ёзувчилар уюшмаси азбоси, таникли журналист ва таржумон, (“Шараф”), хозирги “Тахти Кубод” рўзномаси собиқ муҳбири Ҳасан Бердикуловнинг ҳам Ўзбекистон Республикасининг “Дўстлик” орденига мушарраф бўлганлиги барчамизни хушнуд этди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 август Фармонида мувофиқ тоҷикистонлик 10 киши мамлакат истиқлолияти йилларида иккала мамлакат ўртасида дўстлик, ўзаро маданий-иқтимоий, илмий-иктисодий алоқаларни мустаҳкамлаш борасидаги хизматлари учун Ўзбекистон Республикаси мукофотлари билан мукофотландилар.

Ҳасан Бердикулов Кубодиён ноҳияси хозирги “Тахти сангин” қишлоқ жамоати “Болшевик” қишлоғида деҳқон оиласида туғилган. 1974 йили Тоҷикистон Давлат Университетининг рус филологияси факултетини битирган. 1980 йили Тоҷикистон журналистлар Иттифоқи ҳузуридаги халқ университетини, 1987 йили В.И. Ленин номидаги Тошкент Давлат университети журналистика факултетини битирган. 1980 йилдан матбуот соҳасида хизмат қилиб, “Шараф”, “Дўстлик”, “Новий Хатлон”, “Устоз” газеталарида ишлаган. “Тунги соғинч” ҳикоялар китоби 2011 йилда Душанбе “Адиб” нашриётида чоп этилган. Шунингдек ҳикоя, воқея ҳикоя, эссе, ҳажвия ва новеллалари чоп қилинган. Таникли муаррих Тоҷикистон Қаҳрамони Бобоҷон Ғафуровнинг “Тоҷикон” (“Таджик”) номили китобини рус тилидан ўзбек тилига таржима қилди. Шунингдек, Ҳасан Бердикулов тоҷикистонлик таникли шоир ва ёзувчилари Гулназар Келди, Фазлиддин Муҳаммадиев, Равшан Ёримухаммаднинг шеър ва ҳикояларини рус тилидан ўзбек тилига таржима қилган.

М.Абдуллоев

ЙЎЛЛАР ОБОД - ВАТАН ОБОД, КЎНГИЛЛАР ШОД

“Тахти сангин” қишлоқ жамоати “Чирик” қишлоғи ҳудудидаги яна 2 км йўл таъмирдан чиқди. Мазкур йўл таъмирига мутасадди бўлган Соатмурод Холбўтаевнинг бизга берган маълумотига кўра, Тожикистон давлат мустақиллигининг 30 йиллигига ободончилик ишлари авж олдирилган ушбу кунларда ноҳия ҳукумати раиси Файзуллозода З.Х. ташаббус ва раҳбарлигида ноҳияда йўлларнинг ободончилиги ва қайта таъмирланишига катта эътибор қаратилмоқда. Мазкур жамо-

учун қулайликлар муҳайё этилди. Мазкур йўл қурилиши ишида ноҳия йўлсозлик участкаси бош мутахассиси Муқаддамва йўл устасибригадири Хўжамкулов Зиёдулло ва бошқа унга мутасадди бўлган кишилар хизмати катта бўлмоқда. Тожикистон Республикаси транспорт Вазирлигидан қарийб 100 тонна асфалт кўмак берилди. Обод ва озод Ватанга равон йўллар ярашади. Қолаверса, “2018 – “Сайёҳликни ривожлантириш ва халқ хунармандчилиги йили” шунинг тақоза этади. Равон йўллар



атнинг “Чирик” қишлоғидан ўтувчи энг оғир участкаси ҳисобланган “Хаваскор” қишлоғидан “Чирик” марказигача бўлган йўл қайта таъмирланиб, йўловчилар, ҳайдовчилар

қон-қариндошлик ришталарини боғлайди, халқнинг мушкулликларини бартараф этишда кўмаклашади.

Улугбек М.

5 ОКТЯБР - ТИЛ БАЙРАМИ

ТИЛ БИЛГАН ЭЛ БИЛАДИ

2009 йил 5 октябр куни Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон имзоси билан Тожикистон Республикасининг Қонуни “Тожикистон Республикаси давлат тили Қонуни” қабул қилинди. Мазкур қонун 7 боб, 28 моддадан иборат.

Маълумки, Тожикистон Республикаси Ҳукумати 1998 йил 3 сентябр 355 сонли қарори билан “Тоҷик тили имлоси” (“Имлои забони тоҷикӣ”) тасдиқланган бўлиб, бу қоидадан 13 йил фойдаланилди. Сўнгра янги таҳрирдаги “Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ” (“Тоҷик тили имлоси

қоидалари”) ишлатила бошлади. Барча муассаса ва ташкилотлар иш юриштиш ҳужжатларини давлат тили асосида юритадиган бўлди. Шу-шу ҳар йили 5 октябрда мамлакатимизда давлат тили байрами сифатида нишонланиб келинмоқда.

Бу муҳим Қонун Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон ташаббуси ва кўрсатмалари ҳамда ҳидоятлари билан вужудга келди.


Миллат пешвоси ҳамишадавлат тили ҳисобланмиш тожик тилининг тозаллигига, унинг сержилолигига эътибор

берилиши кераклигини таъкидлаб келмоқда. Қолаверса, мамлакатда яшовчи барча шахрвандлар давлат тилини ўрганишга масъулдир. Миллат пешвоси яна ёшларга насиҳат қилиб, давлат тилидан бошқа яна 3 та чет тилини ўрганишни ҳамиша таъкидлаб келади.

Улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоӣ ҳазратлари “Тилга эътибор-элга эътибор” дея насиҳат қилганлар. Тил тозаллиги ва шаффофлиги дил шаффофлигидир.

Улугбек М.

ЎҚИТУВЧИЛАР БАЙРАМИ МУНОСАБАТИ БИЛАН АЙЛАМАК ОСОН ЭМАС ҲАҚҚИН АДО ЮЗ ГАНЖ ИЛА



Маълумки, ҳар йили октябр ойининг биринчи якшанбаси мамлакатимизда “Ўқитувчилар айёми” сифатида қайд қилинади. Ўқитувчилик фаъолиятининг қарийб 45 йили давомида бу байрамнинг кенг нишонланиши шохиди бўлиб келмоқдаман. Тожикистон Республикаси давлат мустақиллигининг 27 йили давомида маориф соҳасига катта эътибор қаратилиб, бу соҳа ходимлари ҳам моддий, ҳам маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватланиб келинмоқда. Ўқитувчи ҳар замон ҳам кадр-қиймат соҳиб бўлиб келган.

Улуғ Алишер Навоӣнинг бир байтини ўқиб, ўқитувчи ҳақида ҳаққоний баҳо берилганига амин бўлдим. Ҳазрат буюрмишлар:

*Ким сенга бир ҳарф ўқитмиши ранж ила,
Айламак осон эмас ҳаққин адо юз ганж ила.*

Дарҳақиқат, ўқитувчи хизматини ҳеч нарсаси билан ўлчаб бўлмайди. Ўқитувчининг меҳнатини ўқитувчи бўлган кишигина билади. Ҳар ким ҳам бу касбнинг кадрини билмайди. “Зар кадрини заргар билади”. Шу ўринда шоир ва мутафаккир Алишер Навоӣ ҳазратларининг ибратли бир ишлари ёдга тушди.

Мир Алишер Навоӣ Ҳусайн Бойқаро салтанатида Бош вазир вазифасида хизмат қилган. Бир куни Мир Алишер Навоӣ ҳазратлари сал-

танат аҳли билан отда кетаётганларида йўл четида турган бир ёш болачаки кўриб қолиб, дарҳол отдан тушиб, отни бир неча қадам етаклаб бориб, болакай билан меҳрибончилик ва очиқ юз ва ҳурмат билан сўрашибди. Сўнгра отга миниб сафарни давом эттирибди. Бу ҳолга ҳайрон қолишган ҳукумат аъзолари “Бор-йўғи бир бола экан, от устида сўрашиб ўтиб кетсангиз ҳам бўлардику?”, дейишибди. Шунда Улуғ амир Алишер Навоӣ “Бу йигит менга таълим берган устозимнинг арзанда фарзандидир, болакайга бўлган ҳурматим, устозга бўлган ҳурматимдир”, - дея жавоб берибди.

Жомий ва Навоӣнинг ўзаро дўстлиги, меҳроқибати борасида ҳам ибратли гаплар бор. Навоӣ улуғ мутафаккир Жомийни устоз дея эъзозлаган Ҳатто Жомийнинг вафотидан кейин 40 кун Ҳазрат Жомийнинг фарзанди Юсуфнинг ёнида туриб уйга келмасдан, ул ҳазрат таъзиясига келганларнинг фотиҳасини қабул қилган экан.

Тожикистон Республикаси мустақиллиги йилларида маориф соҳасига катта эътибор қаратилди. Ўқитувчиларнинг маошлари босқичма-босқич оширилиб келинмоқда. Бу йил 1 сентябрдан бошлаб ўқитувчиларнинг ойлик маошлари яна 15 фоизга оширилди. Албатта бу ғамхўрликка жавобан муаллимлар масъулият билан ишлашиб, ёшларни ватанпарвар, меҳнатсевар, ўзлигини англаган кишилар қилиб тарбиялашда фидойилик қилмоқликлари керак.

Барча мураббий ва ўқитувчиларни касбий байрамлари билан чин дилдан қутлайман.

Ҳожи Асад
Абдурахимов,
16-ўғим химия фани
ўқитувчиси

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти иҷроияи

Ҳокимияти давлатии ноҳияи Кубодиён

Саррмуҳаррир: АДОЛАТ Сайфуллозода

Нишонии мо: 68943, н.Кубодиён кўчаи И.Сомонӣ 88.

Рўзнома 23 декабри соли 2013 тахти №0307/ рз дар Вазорати Фарҳанги ҚТ ба қайд гирифта шудааст.

Рўзнома ба хотири гуногунандешӣ мақолаҳо чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ метавонад мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулият-ро ба дӯш нагирад, дастхат ва суратҳо баргардонида намешавад.

Телефон барон тамос: 93-842-36-25

Адади нашр 3100 нусха

Рўзнома дар ҚСҚ «Матбааи Қўргонтеппа»
вилояти Хатлон чоп шудааст

Тарроҳ: Азизов ЗАФАРҚОН

Супориши №